

# Маърифати Расулуллоҳ

(салаллоҳу алайҳи ва саллам)

Ва

# Саҳобагони киром

(Разияллоҳу анҳум)

2006.

Бо қалами Абулқосим Сўхроби  
Конибодоми.

COOPERATIVE OFFICE FOR CALL  
AND GUIDANCE EASTERN JEDDAH

P.O.BOX: 102137-JEDDAH 21321 K.S.A. TEL: 6200005(5 LINES)-FAX: 6240398



# **Маърифати Расулуллоҳ**

(салаллоҳу алайҳи ва саллам)

**Ва**

# **Саҳобагони**

## **киром**

(Разияллоҳу анҳум)

2006.

Бо калами Абулқосим Сўхроби  
Конибодоми.

## **Сарсухан.**

Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим.  
Ҳамду ситоиши беҳад ба Парвардигори оламиён. Ва салому дуруди бепоён ба Пайгамбари охириззамон, ҳазрати Мухаммад алайҳис салоту вас салом, ва ба чамиъи саҳобагону оли киром. Аммо баъд: Оллоҳ таъоло дини мубини Исломро ба воситаи Ҳазрати Мухаммад алайҳис салоту вас салом баён кард, бинобар ин шинохтани он ҳазрат ба тамоми инсонҳо вочиб аст. Ва саҳобагони киром дини Исломро аз забони мубораки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам пурра омӯхта онро ба уммати Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам расониданд. Ва ин дини муқаддаси Ислом ба воситаи Саҳобагони киром ба машриқу магриб пахн шуд. Бинобар ин шинохтани саҳобагони киром низ

вочиб аст. Дар ин рисола барои шумо сираи беҳтарин халқи Ҳудо Ҳазрати Пайғамбармон Муҳаммад алайхис салоту вас салом, ва сираи беҳтарин шахсони уммати Исломро баён кардам. Аз Оллоҳ субҳонаҳу ва таъоло мепурсам ки нависандаю хонандагонро дар дину дунё хушбахтарин инсонҳо гардонад, ва дар охиrat ҳамроҳии Расулуллоҳ ва Саҳобагони киром вориди чаннати фирдавс гардонад. (Омин)

Фасли аввал:

# Маърифати Расулуллоҳ

(салому дуруди Оллоҳ таъоло ба  
Расулуллоҳ бод)

## **Хонандагони азиз!**

Беҳтарин сухан, сухани Оллоҳ субҳонаҳу ва таъоло аст, ва беҳтарин роҳ, роҳи Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайхи ва саллам) аст, ва тамоми некиҳою хушбахтиҳои дину дунёю охират, дар ибодати Оллоҳ Субҳонаҳу ва Таъоло, ва дар итоати Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайхи ва саллам) аст.

## **Афзалият байни маҳлукот**

Оллоҳ Субҳонаҳу ва Таъоло тамоми маҳлукотро оғарид, ва баъзеи онро аз баъзеи дигар афзал гардонид. Ва аз замону маконҳо беҳтарини онро ихтиёр кард. Аз

шахрҳо Маккаю Мадинаро ихтиёр карда аз тамоми шахрҳо афзал гардонид. Ва аз моҳҳо моҳи мубораки рамазонро ихтиёр карда аз дигар моҳҳо афзал гардонид. Ва рӯзи Чумъаро афзалтарини рузҳои хафта гардонид. Ва ибодати шаби қадрро, аз 1000-моҳа ибодат афзал гардонид. Ва инсонро аз тамоми ҳайвоноту маҳлӯқот афзал гардонид. Ва Оллоҳ таъоло барои икроми инсон фариштахоро амр кард ки, ба одам (алайхис салоту вас салом) сачда кунанд. Ва Оллоҳ Таъоло дар Куръони карим, мукаррам будани инсонро баён карда гуфт:

"وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَنِي آدَمَ (اسْرَا-70)"

"Дар ҳақиқат мо фарзандони Одамро икром кардем" (яъне аз дигар махлукоту ҳайвонот афзал гардонид)

**Беҳтарини фарзандони одам**  
Ва Оллоҳ Субҳонаҳу ва таъоло баъзе инсонҳоро низ аз баъзеи дигар афзал гардонид, муъминро аз коғир афзал гардонид, ва некуқорро аз гунаҳкор афзал гардонид, ва пайғамбаронро аз тамоми махлукот афзал гардонид. Ва расулҳоро аз пайғамбарон афзал гардонид, ва охирини пайғамбарону расулон, ҳазрати Муҳаммад (алайхис салоту вас салом)-ро, аз тамоми расулону

пайғамбарон афзал гардонид, балки пайғамбарамон ҳазрати Мұхаммад (алайхис салоту вас салом), беҳтарини ҳалқи Худо ҳастанд, ва бо иттифоки уламо пайғамбарамон аз Чибрил беҳтар ҳастанд.

## **Аҳамияти маърифати расулуллоҳ**

Шинохтану маърифати пайғамбарамон ҳазрати Мұхаммад алайхис салоту вас салом, яке аз 3-аслҳои дини мубини Ислом аст, ки донистану маърифати он ба тамоми инсонҳо вочиб аст. Ва мо 2-асли аввалро, яъне: шинохтани Оллоҳ таъоло ва дини Исломро, бе

воситай пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам шинохта наметавонем. Дини Исломро Оллоҳ таъоло ба воситай пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам баён кард. Бинобар ин шинохтани пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам низ вочиб аст. Ва ҳар як банда аз хусуси пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам дар кабраш пурсида мешавад. Имом Аҳмад ва Абӯдовуд ва Насоию ибни Моча ва Ҳокиму Абӯавона аз Бароъ ибни Оъзиб разияллоху анху ривоят карданд ки: Расулуллоҳ саллаллоху алайхи ва саллам чунин хабар доданд: "Баъди вафоти инсон, вақте ки ўро ба қабр гузашта мешавад, ду

фаришта бо номи Мункар ва Накир омада ўро мешинонанд, ва аз ў се чизро мепурсанд: парвардигорат кист? ва динат чист? ва пайғамбарат кист?

Бинобар ин бояд ҳар як инсон ба ин З-савол, чавобро бидонад. Ибни Қайим разияллоху анху гуфтанд: "إِضْطَرَارُ الْعَبَادِ إِلَى مَعْرِفَةِ الرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ وَتَصْدِيقَهُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ وَطَاعَتْهُ فِيمَا أَمْرَ، فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ"

Хочати бандаҳо ба шинохтани Пайғамбар (саллаллоху алайхи ва саллам) ва динашон, аз ҳар як зарурат боло меистад. Ва дар шинохтани сираи Пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам, барои мӯъминон ибратҳо ва

намунаҳои зебо ҳаст. Оллоҳ таъоло дар сураи Аҳзоб гуфт:  
"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ"  
(احزاب)

"Дар хақиқат барои шумо, дар рафтору кирдору гуфтори расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам, намунаҳои зебо ва ибратҳои нек ҳаст."

## **Олитарин насаби рӯи замин**

Пайғамбарамон олитарину бузургтарини инсонҳо аз рӯи насаб, ва шарафттарини онҳо аз рӯи лақаб, насаби пайғамбар саллаллоҳу алайхи ва саллам бузургтарин ва олитарини насабҳои рӯи замин аст. Дар рӯи

замин, аз он рўзе ки одам пайдо шуд, то рўзи қиёмат ягон шахсе нест ки насабу лақабаш аз насабу лақаби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам оли бошад. Бинобар ин вақте ки Ҳиракл подшоҳи Рум Абусуфёнро дар хусуси пайғамбар саллаллоҳу алайхи ва саллам пурсучӯ кард, дар зимни суолаш чунин гуфт:

كيف هو فيكم؟

Яъне: "обрую эътибору насаби Муҳаммад дар байнин шумо чихел хаст?"

Абусуфён бо вучуди он ки дар он вақт кофир буд, дуруг нагуфт, балки ҳақиқатро баён карда гуфт:

"سب سب ندو و فین"

"Муҳаммад дар байни мо соҳиби насаби оли аст."

Подшоҳ гуфт:

و هكذا الرسل يبعث في نسب قومها" (رواه  
البخاري )

"Ва ҳамин тавр пайғамбарон низ дар беҳтарину олитарини насаби қавмашон фиристода мешаванд."

(ривояти Имом Бухори)

Оллоҳ Субҳонаҳу ва Таъоло маконату дарачаи Пайгамбар (саллаллоҳу алайхи ва саллам)-ро дар дунёю охират боло гардонид.

Оллоҳ таъоло дар сураи "Аlam нашрах" гуфт:

"ورفعنا لك ذكرك"

"Мо номи туро бузург гардонидем." Яъне дар кучо номи Оллоҳ зикр шавад дар онҷо номи

Расулуллоҳ зикр мешавад, чи хеле  
ки дар намозу дар азону дар зикру  
хутбаҳо, номи Расулуллоҳ  
ҳамроҳи номи Оллоҳ ҷалла  
ҷалолуҳ зикр карда мешавад.

Ва Пайғамбар (саллаллоҳу алайхи  
ва саллам) гуфтанд:

"اَنَا سِيدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْلُ مَنْ يُنْشَقُ عَنْهِ  
الْقَبْرِ وَأَوْلُ شَافِعٍ وَأَوْلُ مَشْفَعٍ" (رواه مسلم)

"Рӯзи қиёмат ман саййиди  
фарзандони одам ҳастам (яъне  
азизтарин шахс аз тамоми инсонҳо  
ҳастам) ва Аввалин шахсе, ки  
қабраш кушода мешавад, Ва  
аввалин шафоаткунанда, ва  
аввалин шахсе ки шафоаташ қабул  
карда мешавад." (р-Имом Муслим)

## **Насаби Пайғамбар**

Азизтарини фарзандони одам ва фахри онҳо дар дунёю охират, Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ибни Абдулмутталиб ибни Ҳошим, падарашон Абдуллоҳ ва модарашон Омина бинти Ваҳб ҳастанд. Оллоҳ Субҳонаҳу ва Таъоло ҳазрати Муҳаммад (алайхис салоту вас салом)-ро аз байни фарзандони Бани Ҳошим ихтиёр кард, ва Бани Ҳошимро аз байни Қурайш ихтиёр кард. Ва Қурайш аз насли пайғамбари Худо Исмоил ибни Иброҳими Ҳалилуллоҳ, (алайхимас салоту вас салом) ҳастанд. Пайғамбарамон аз тамоми насли Иброҳим (алайхис салоту вас

салом) ихтиёршуда ҳастанд, (яъне беҳтарин насли Иброҳим (алайхис салоту вас салом) ҳастанд)

Пайғамбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) гуфтанд:

"فَإِنَّمَا خَيْرُهُمْ نَسْبًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا" (رواه الترمذی)

Пас Ман беҳтарини онҳо аз рӯи насаб ва оила ҳастам.

(р-Имом Тирмизи)

## **Таваллуди Пайғамбар**

Рӯзи душанбеи моҳи рабиъул-аввали соли фил, яъне: мувофиқи соли 571-мелоди, беҳтарини фарзандони Одам ва фахри онҳо, балки беҳтарин халқи Худо ҳазрати Муҳаммад (алайхис салоту вас салом), дар беҳтарин

макони рўи замин дар Маккаи  
Мукаррама ба дунё омаданд.

## **Нашъу намои Пайғамбар**

Пайғамбарамон ҳазрати  
Муҳаммад алайхис салоту вас  
салом ятим ба воя расиданд. Дар  
зери тарбияи бобояшон  
Абдулмутталиб, сипас баъди  
вафоти бобояшон дар зери  
тарбияи амакашон Абӯтолиб  
нашъунамо ёфтанд. Падарашонро  
дар ҳаёташон надиданд, барои он  
ки падари пайғамбар пеш аз  
тавалудашон вафот карда буданд.  
Ва дар оғуши модарашон унсу  
улфат нагирифтанд, аз чиҳати он  
ки, аз модарашон чудо буданд.

Тарбия ва меҳрубонии падару модарро надида ятим нашъунамо ёфтанд. Оллоҳ таъоло дар сураи Зухо чунин гуфт:

"أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيماً فَأَوْيَ"

"Оё парвардигорат туро ятим наёфт? сипас ба ту чой дод." (яъне ба зери тарбияи Абутолиб)

## **Муҳофизати Оллоҳ Таъоло Пайғамбарро**

Парвардигорашон дар хурдсолиашон аз бемориҳою офатҳо муҳофизат кард, ва дар чавониашон аз тамоми гуноҳҳо нигоҳ дошт, ибодати бутҳою хайкалҳо ва дар назди онҳо нолишу сари фуруд оварданро бад

медианд. Имоми Аъзам Абӯханифа (рахматуллохи алайх) дар фикҳи акбар чунин гуфтанд:  
"وَلَمْ يَعْدُ الصِّنْمُ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ طرفةَ عَيْنٍ قَطْ،  
وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً قَطْ"

"Пайгамбарамон ягон маротиба бут ё дарахт ё сангеро барои табарруку ибодат бо дасташон масҳ накардаанд. Ва ба Оллоҳ таъоло чизеро ягон маротиба шарик наовардаанд, ва аз Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайхи ва саллам) ягон маротиба гуноҳи кабира ва сагира содир нашудааст." Ва Оллоҳ таъоло барояшон тамоми бехтарин одобу ахлоқро ато кард, ҳатто пеш аз Пайғамбар шуданашон дар Маккан Мукаррама Муҳаммади

Амин гуфта машхур шуда буданд.  
(яъне шахсе ки мардум аз бадии ў  
Эмин мемонанд ва шахси амонат  
нигоҳдор)

## **Ҳолати Ҳазрати Мұҳаммад пеш аз Пайғамбар шудан**

Пеш аз пайғамбар шуданашон дар синни 25-солаги ба як зани бузургу шариф, баобрутарини занҳо ва мукамалтарини занҳо аз рўи ақлу заковат, ба Ҳадича (разияллоҳу анҳо) хонадор шуданд. Ва рўи замин пур аз ибодати сангут дарахту ҳайвон ва фолбению чодугари ва ҳуирезиу душмани байни хешовандон буд.

## **Пайғамбари**

Ва дар синни чиҳилсолагиашон Оллоҳ таъоло ҳазратро бо неъмати пайғамбари икром кард. Дар ғори Ҳиро ба наздашон Чаброил (алайхис салоту вас салом) омада панч ояти сураи Иқраъро таълим доданд. Ва аз он рўз эътиборан пайғамбар шуданд, ва дар Макка сенздах сол мардумро ба ибодати Оллоҳ Субҳонаҳу ва Таъоло даъват карданд, ва аз ибодати ғайри Оллоҳ таъоло наҳй карданд, ва ба ҳар мусибат ва бало ва дурӯғшуморию рўйгардонии мардум сабр карда, онҳоро ба якка ва ягона ибодати парвардигори олам, Оллоҳ Субҳонаҳу ва Таъоло роҳнамои карданд.

## **Фарзияти намоз**

Ва баъди 10-соли Пайғамбариашон, Оллоҳ таъоло ибодати бузурги намозро фарз гардонид, дар Макка се сол намоз хонданд. Сипас вакте ки душмании кофирон саҳт шуда ба мусалмонон бисёр зулму ситам карданд, Оллоҳ таъоло Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва салламро амр кард ки ба Мадинаи Мунаввара ҳичрат кунанд. Сипас Пайғамбар саллаллоҳу алайхи ва саллам бо ҳамроҳии беҳтарин марди ин уммат, ҳамроҳии Абӯбакри сиддиқ разияллоҳу анху аз Макка ба Мадина ҳичрат карданд. Ва дар Мадина даҳ сол

барои мардум боқимондаи шариати Исломро баён карданд. Барояшон оятҳои қуръон нозил мешуд, ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам онро ба мардум мерасониданд. Ҳатто дар муддати бистусе сол, Оллоҳ таъоло дини мубини Исломро мукаммал кард. Аз он рӯзе ки пайғамбар шуданд, то рӯзи вафоташон мардумро ба якка ва ягона ибодати Оллоҳ таъоло даъват карданд, ва аз шарик овардан ба ў хазар кунониданд, ягон хайру некие намонда онро ба умматашон баён карданд, ва ягон бадие намонда умматашонро аз он наҳӣ карданд. Абӯзар разияллоҳу анху гуфтанд:

"لقد توفي رسول الله و ما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما" (رواه البيهقي)

"Дар ҳақиқат Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайхи ва саллам) аз дунё вафот карданд, ва ягон парандае ки дар осмон канот мезанад тарк накарда барои мо дар хусуси он илм расониданд" яъне аз тамоми масъалаҳо барои мо Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам) маълумот доданд. (р-Байҳақи)

## **Фарзандони Пайғамбар**

Пайғамбарамон ҳазрати Муҳаммад (алайхис салоту вас салом) соҳиби ҳафт фарзанд буданд: се писару чаҳор духтар,

фарзанди аввалинашон Қосим буд,  
ва бо номи ў куния мегирифтанд,  
яъне кунияи пайғамбар  
(саллаллоҳу алайҳи ва саллам)  
Абулқосим буд. Сипас баъди  
Қосим, Зайнаб ва Руқайя ва Умми<sup>1</sup>  
Гулсум ва Фотима ва Абдуллоҳ ва  
Иброҳим таваллуд шуданд.  
Тамоми фарзандонашон дар ҳаёти  
пайғамбар (саллаллоҳу алайҳи ва  
саллам) вафот карданд, ғайри  
Фотима ки баъди б-моҳи вафоти  
Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайҳи ва  
саллам) вафот карданд.

## **Хусусиятҳои пайғамбар**

Оллоҳ субҳонаҳу ва Таъоло  
пайғамбарамон ҳазрати Мухаммад

алайхис салоту вас саломро аз байни тамоми расулону пайғамбарон, бо василату фазилату мақоми маҳмуду ва бо умуми рисолаташон ба арабу ачам хос гардонид. (яъне ин фазилатҳо танҳо дар пайғамбарамон ёфт мешавад).

Оллоҳ Таъло барояшон муъчизаҳои бузург дод, муъчизаҳои пайғамбар (саллаллоҳу алайхи ва саллам) боҳир аст. (яъне ғолиб аст, ки ақлҳои арабҳои фасеху доноро ба ҳайрат овард). Ва далелҳояшон қатъи ва ҳақиқаташон зоҳиру ошкоро аст. Оллоҳ Таъло ба дили душманонашон аз масофаи як моҳа роҳ тарс андоҳт,

гуноҳҳояшон бахшидашуда,  
Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайхи ва  
саллам)-ро Оллоҳ Субҳонаҳу ва  
Таъоло аз тамоми гуноҳҳо пок  
гардонид, ҳатто пеш аз пайғамбар  
шуданашон гуноҳ накарда буданд.  
Бисёртари ни пайғамбарон аз рӯи  
умату пайрав, умматони  
пайғамбар (саллаллоҳу алайхи ва  
саллам) хело бисёр ҳастанд, ва  
ягон пайғамбар мисли  
пайғамбарамон уммату пайрав  
надоранд. Аввалин шахсе ки дари  
чаннатро мекушоянд, ва аввалин  
шахсе, ки аз пули сирот  
мегузаранд.

## Ибодати Расулуллоҳ

Бисёртартарин инсонҳои рӯи замин аз рӯи ибодати Оллоҳ Субҳонаҳу ва Таъоло, бандай Оллоҳ Таъоло буданд, ва ба неъматҳои Оллоҳ Таъоло шукркунанда, шабҳо намоз мегузоштанд, ҳатто қадамҳои муборакашон варам мекард, нури чашмашон намоз буд, холис барои розигии Оллоҳ Таъоло бо хушӯъ ва тарс ибодат мекарданд. Абдуллоҳ ибни Шиххир (разияллоҳу анху) гуфтанд:

"أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ هُوَ يَصْلِي وَ فِي جَوْفِهِ أَزِيزٌ كَازِيزُ الْمَرْجُلِ مِنَ الْبَكَاءِ" (رواه أبو داود)

"Ба назди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам омадам, ва Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва

саллам намоз мегузоштанд, ва аз шикамашон овозе мисли овози чўшидани дег, аз шиддати гиря шунида мешуд." (ривояти Абўдовуд)

Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам Худотарстарини инсонҳо буданд, аз худ накл карда чунин гуфтанд:

"وَاللَّهِ أَنِي لَا تَقْاَمُ لِلَّهِ" (متفق عليه)  
"Касам ба Оллоҳ, ки ман тақвадортарини шумо ҳастам"  
(яъне Худотарстарин шахс ҳастам).

(ривояти Бухори ва Муслим)

Шабона намозгузору гирякунанда, ва рўзона рўзадору даваткунанда ба ҳақ, насиҳатгўяндаи меҳрубон буданд.

## **Саховати Пайғамбар**

Шахси кариму саховатманду дасткушо буданд, аз рўи саховату каромат ба Оллоҳ Таъоло таваккал карда садақа мекарданд. Чобир ибни Абдуллоҳ (разияллоҳу анхумо) гуфтанд:

"ما سئل رسول الله شيئاً قط، فقال: لا" (رواه  
مسلم)

"Агар Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам чизеро пурсида шаванд, ҳеч гоҳ не намегуфтанд."

(ривояти Муслим)

Боре ба амири як қабила байни 2-куҳ, яъне як води гусфанд садақа карданд. Ва ба Сафвон ибни

Умайя рўзи Ҳунайн 300-шутур садақа карданд. (р- Муслим)

Аз дунё ва зебу зиннати дунё рўй гардонида буданд, чунин мегуфтанд:

"ما لي وللنـيـا ما أنا وـالـنـيـا إـلا كـراـكـبـ إـسـتـظـلـ تحت شـجـرـةـ ثم رـاحـ وـتـرـكـهاـ" (رواه الترمذى)

"Барои чи ман дунёро дўст дорам?  
мисоли ману дўнё мисли савораест  
ки, дар зери сояи дарахте каме  
истироҳат карду, сипас он сояро  
тарк карда рафт."

(ривояти Тирмизи)

## **Сифатҳои Пайғамбар**

Соҳиби қалби мулоим, пур аз  
раҳамату меҳрубони, агар дар  
намоз овози гиряи кўдакеро

шунаванд, намозро сабуктар ва тезтар меҳонданд, аз чиҳати шафқату меҳрубониашон ба модараши. Ва аз парвардигорашион саҳт метарсиданд. Қабристонро зуд-зуд зиёрат мекарданд, ва охиратро ба хотир оварда бисёр гирия мекарданд. Забонашон дар ҳаққи касе бо сухани нолоиқуғайбат харф намезад.

Ақлашон мукаммал ва ахлоқашон оли, касеро бо дасташон назаданд. Оиша (разияллоху анх) гуфтанд:

"ما ضرب رسول الله شيئاً قط بيده و لا امرأة  
ولا خادماً"

(رواه مسلم)

"Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам ягон зан ё ходимро ягон

маротиба бо дасташон назаданд."  
(ривояти Муслим)

Ва ҳатто ҳайвонҳоро низ назада буданд. Хулуқашон бузург, Чарир ибни Абдуллоҳи Бачали (разияллоху анху) гуфтанд:

"ما رأي رسول الله إلا

تبسم" (رواه البخاري)

"Ҳар вақто, ки Расулуллоҳ (саллаллоху алайхи ва саллам) маро мединанд, табасум мекарданд." (ривояти Бухори)

## Шарму ҳаёи Пайғамбар

Расулуллоҳ саллаллоху алайхи ва саллам сахттарин шахс аз рӯи шарму ҳаё, буданд, Абӯсаиди Худри (разияллоху анху) гуфтанд:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها و كان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه" (متفق عليه)

"Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайхи ва саллам) ҳатто аз он дұхтаре, ки дар қафои парда ҳаст, шарму ҳаёашон саҳттар буд. "Хофиз ибни Ҳачар раҳматуллоҳи алайх дар шарҳи ин ҳадиси шариф чунин гуфтанд: яъне дұхтар, вакте ки бо марди бегона дар қафои парда хилват монад, чигуна бошарм бошад, Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам аз он дұхтар низ боҳаётар буданд" ва агар ягон чизро бад бинанд мо онро аз рўяшон мефаҳмидем, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам инро бад мебинанд, яъне аз

саҳт будани шармашон бо забонашон намегуфтанд, балки рўяшон тағир меёфт." (ривояти Бухори ва Муслим)

## **Шучоъати Расулуллоҳ**

Бо вучуди он ки сахттарин шахс аз рўи шарму ҳаё буданд, шучоътарину нотарстарини инсонҳои рўи замин буданд. Анас (разияллоҳу анху) гуфтанд: Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам беҳтарини инсонҳо ва сахийтарини инсонҳо, ва шучоътарини инсонҳо буданд, як шаб ахли Мадина аз овози чизе тарсиданд, якчанд мардҳо ба сўи он овоз равона шуданд, ки ногоҳ

Расуллуюҳ саллаллоху алайхи ва  
салламро вохурданد, ки дар  
гарданашон шамшер аз тарафи он  
овоз баргашта омада истода  
буданд, ва мегуфтанд: Натарсед!  
Натарсед! Дар ҳақиқат аз мардум  
пештар ба суи он овоз бо аспи  
безин рафтанд. (ривояти Муслим)  
Ва дар ҳач, рӯзи иди Қурбон бо  
дасти муборакашон шастусе  
шутурро қурбони карданд. (р-  
Имом Муслим)

## **Хоксории пайғамбар**

Хоксортарини инсонҳо ва  
зеботарини онҳо аз рӯи муомала  
буданд, Ҳамроҳии факирону  
камбағалон ҳамнишини

мекарданду ҳамрохии мискин он таом меҳурданд, ва пионсолонро бузург мешумориданд, ва ба хурдсолону кудакон хоксори мекарданд. Агар аз назди кудакон гузаранд ба онҳо салом медодонд ва ба онҳо ҳазлу меҳрубони мекарданд. Абӯумайро диданд ва ў кӯдак буд ба ў ҳазлкунон гуфтанд:

"أبا عمير ما فعل النغير" (متفق عليه)  
"Эй Абӯ Умайр ба гунчишкат чи шуд?" (ривояти Бухори ва Муслим)

Анас (разияллоху анху) гуфтанд:  
"ما رأيْتَ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ" (رواه مسلم)

"Касеро надидам, ки ба заифону бечорагон аз Расулуллоҳ

саллаллоху алайхи ва саллам дида  
мехрубонтар бошад. (ривояти  
Муслим)

Пойафзолашонро худашон  
медухтанду хидмати аҳлашон ва  
нафсашонро ичро мекарданд, ва  
аз кузай пустини вайрон шуда об  
нушиданд. Ва ҳамроҳии сахобагон  
дар бинои масҷид хишт  
мебардоштанду баробари ҳамма  
мехнат мекарданд. Касеро айб  
намекарданд, ҳатто ходимонро низ  
маломат ва сарзаниш намекарданд.  
Анас (разияллоху анху) гуфтанд:

"خدمت رسول الله تسع سنين فما عاب على  
شيء قط" (رواہ مسلم)

"Ба Расулуллоҳ (саллаллоху  
алайхи ва саллам) нӯҳ сол хидмат  
кардам, ягон амалро ягон

маротиба айб намекардан." (р-Муслим)

Ва таомро низ айб намекардан,  
Абўҳурайра (разияллоху анху)  
гуфтанд:

"ما عاب النبي طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإن لم  
يُشتهِ ترکه"  
(رواه البخارى)

"Ягон маротиба Расулуллоҳ  
саллаллоҳу алайхи ва саллам  
таомро айб намекардан, агар таом  
маъкул шавад меҳурдан, ва агар  
маъкул нашавад намеҳурдан."  
(ривояти Бухори)

Хоксори бузург, аз фахру кибру  
хуяло ва худро бологири дур  
ҳастанд, чунин мегуфтанд:  
"إنما أنا عبد فقولوا عبد الله و رسوله" (رواه  
البخاري)

"Ман факт банда ҳастам, маро  
бандаи Оллоҳ ва фиристодаи  
Оллоҳ бигуед." Яъне аз ин мартаба  
маро боло набардоред. (ривояти  
Бухори)

## **Вафодории пайғамбар**

Поктарин ва шарифтарини  
инсонҳо, дасти муборакашон ба  
дости ягон зани номаҳрам  
нарасидааст. Вафодортарин шахс  
ба аҳли оила ва саҳобагонашон,  
агар гӯсфанд забҳ кунанд баъзе  
аъзои онро ба дугонаҳои Хадича  
мефиристоданд, (яъне баъди мавти  
Хадича Аз чиҳати вафодориашон  
ба Хадича)

Ва ба шаҳидони Уҳуд баъди 8-соли вафоташон ҳамчун хайрухушкунанда баромада намози чаноза хонданд. Ва саҳобагони киромро иззату эҳтиром мекарданд, ва ягон чизро аз саҳобаҳо ба худашон сазовор намедонистанд (яъне худро аз саҳобагон муқаддам намекарданд). Усмон (разияллоҳу анху) гуфтанд:

"کان رسول الله یواسینا بالقليل و الكثیر"

"Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам барои мо бо моли каму бисёр ёри медоданд" (яъне хоҳ моли бисёр бошад хоҳ кам барои мо медоданд)

## **Ҳилму мулоимии Пайғамбар**

Бо хулқи зебои худ, ҳамаро рози мекарданд. Агар касе ба расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бади кунад ба ў бади намекарданд, балки гуноҳашро мебахшиданд, ва аз бадиаш чашм мепушиданд, агар касе дар масъалаҳои дуняви хаққашонро поймол кунад ба ў ғазаб намекарданд. Як аъробие омада аз гиребони куртаи расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дошта ба худ расулуллоҳро кашида гуфт: Барои ман мол дех! Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ў табасумкунон нигоҳ карданду ба саҳобагон гуфтанд: ба Аъроби чизе, ки талаб кунад

бидиҳед! вақте ки Лабиди яхуди расулуллоҳро сехр карда буд ўро афв карданд (яъне бахшиданд). Ва он яхудизане, ки ба таомашон заҳр гузошта буд уро сарзаниш ва маломат накарданد, ва онҳое ки бо расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам чанг карда буданд, онҳоро бахшиданд ва рӯзи фатҳи Макка ба ивази он ки аз онҳо қасд гиранд ба онҳо чунин гуфтанд:

"إذ هبوا فأنتم الطلقاء"

"Равед шумо озод хастед."

Модари муминон Оиша разияллоҳу анҳо гуфтанд: "Касе, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва салламро дашном дода бошад ягон маротиба аз ў қасд нағирифтанд." (ривояти Муслим)

Вақте ки рўзи Ухуд мушрикон дандони мубораки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва салламро шикастанд, ва рўяшонро хуншор карданд, сахобагони киром ба расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам гуфтанд: Ё расулаллоҳ! Оё дар ҳаққи онҳо дуои бад намекунед? расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам гуфтанд: "Ман пайғамбари лаънаткунанда нестам, ман пайғамбари раҳмат ҳастам", сипас дуо карда гуфтанд: "Парвардигоро қавми маро ба роҳи рост ҳидоят кун, зерро онҳо намедонанд."

## **Ахлоқи Пайғамбар**

Пайғамбарамон хушрафтору хушмуомила бо ҳамсўҳбатонашон буданд, ҳамеша табасум кунанда, аҳволи Саҳобагонро пурсучӯ карда онҳоро хабар мегирифтанд. Соҳибони фазилатро, яъне шахсони бузургро боодобона аз дигарон муқаддам мегузоштанд, ва бо хешовандон алоқаро пайваст мекарданд, ва ҳамроҳии касе сахту дағал муомила намекарданд, соҳиби сухани баду азиятдиҳанда набуданд. Забони муборакашон гайри сухани нек дигар суханро талафуз намекард, ва касеро ғайбат ва таҳқир намекарданд. Таърифу тавсифу суханро зебу зиннат доданро дўст намедоштанд.

Ба наздашон як гурӯҳ инсонҳо омада гуфтанд: "Эй расулуллоҳ! эй беҳтарини мо! фарзанди беҳтарини мо! ва сайиди мо! ва фарзанди сайиди мо!" расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам гуфтанд:

"يأيها الناس قلوا بقولكم ولا یستهوي نكم الشيطان  
أنا محمد عبد الله و رسوله ما أحب أن ترفعوني  
فوق منزلتي التي أنزلني الله عز و جل (رواه  
النسائي)

"Эй мардум сухани худро бигўед!  
Шайтон шуморо барои аз ҳавою нафс сухан кардан бурда нарасонад, ман Муҳаммад бандай Оллоҳ ва расули Оллоҳ ҳастам, ман дўст намедорам ки маро аз мартабае ки Оллоҳ Таъоло ба ман додааст, аз он боло бардоред."

(р-Насои)

Ва агар ба хонаашон меҳмон ояд тақаллуф намекарданд, (яъне таъоми набударо барои пайдо кардан ташвиш намекашиданд) балки он чизе, ки доштанд онро ба назди меҳмон мегузоштанд. Олитарини сифатҳою бехтарини одобҳо ва ҳамидатарини ахлокро чамъ карданд.

Шайхул ислом (раҳматуллоҳи алайҳ) гуфтанд:

"Аз Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ягон маротиба ақалан як бор дар ҳаёташон сухани дурӯғ ҳосил нашудааст, ва ягон маротиба аз расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба касе зулм ва хиёнат ҳосил

нашудааст, балки росгўйтарини рўи замин ва одилтарини инсонҳо ва вафодортарини инсонҳо ба аҳду паймон буданд, бо вучуди гуногунии аҳволашон" (яъне ҳамавақт дар ҳолати оромию хавф ва дар ҳолати қудрат ва заифи ва дар ҳолати сихатию бемори ростгую одилу вафодор буданд.)

## **Муомалаи Пайғамбар бо аҳлу оилаи худ**

Ва бо аҳлу оилашон муомилаи нек мекарданд, ва агар духтарашон Фотима разияллоху анҳо ба хонаашон оянд, аз чояшон хеста ўро марҳабо гуфта ва ба

паҳлуи худ мешинонданд, ва гуфтанд:

"خیرکم خیرکم لأهلہ و أنا خیرکم لأهلی"

"Беҳтарини шумо он шахсе ки ба аҳлу оилааш беҳтарин бошад, ва ман беҳтарини шумо ба аҳлу оилаам ҳастам." Ба олию бузург будани хулқашон Парвардигорашон аз болои ҳафт қабат осмон шоҳид шуд. Оллоҳ Таъоло дар сураи Қалам гуфт:

"و إنك لعلى خلق عظيم"

Яъне: "Эй Пайғамбар! албатта шумо соҳиби хулқи бузург ҳастед." Ва дар олам аз рӯзи пайдоишаш то рӯзи қиёмат ягон шахсе нест ки аз расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам ба

одобу ба ахлоқ бошад. Анас разияллоху анху гуфтанд:  
"كان رسول الله أحسن الناس خلقا" (رواه مسلم)  
"Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам зеботарини инсонҳо аз рӯи хулқ буданд." (ривояти Муслим)

## **Бузургшумории Пайғабар Парвардигорашибонро**

Соҳиби одоби бузург ҳамроҳии холиқашон, чизеро ки ғайри Оллоҳ Таъоло дигар касе молик нест, онро барои худ даъво намекарданд. Оллоҳ Таъоло ба Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт.

"قُلْ لَا أَمْلَكُ لِنفْسِي نفْعًا وَ لَا ضَرًا إِلَّا مَا شاءَ اللَّهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سُكْرَةٌ مِّنَ الْخَيْرِ وَ مَا

مسني السوء إن أنا إلا نذير و بشير لقوم  
يؤمنون"

Яъне: эй Пайғамбар! ба мардум бигуед:

"Барои нафси худам фоида ва зарареро доро нестам, ба ғайри оне ки Оллоҳ Таъоло ба ман хостааст, ва агар ғайбро медонистам, амалҳои некро бисёр мекардам ва ба ман бади намерасид, аз дasti ман чизе намеояд, вазифаи ман фақат аз азоби дўзах тарсонидан ва ба чаннат башорат додани онҳое ки имон овардаанд."

Ба наздашон як мард омада гуфт:

"ما شاء الله و شئت"

Яъне: "Оллоҳ Таъоло ва шумо ҳостед"

Пайғамбар саллаллоху алайхи ва  
саллам ба он мард гуфтанд:

"أَجْعَلْتَنِي اللَّهُ نَدَا قَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ" (رواه  
النسائي)

"Оё маро ба Оллоҳ Таъоло шарик  
оварди? Бигў! Оллоҳ Таъоло танҳо  
худаш хост." (ривояти Насори)

Ва Оллоҳ Субҳонаҳу ва Таъоло  
дар сураи Чин гуфт:

"قُلْ إِنِّي لَا أَمْلَكُ لَكُمْ ضِرًا وَلَا رَشْدًا"

Ибни Касир (рахматуллохи алайх)  
дар тафсири ин оят чунин  
гуфтанд: яъне: эй Пайғамбар  
бигўед!

"Ман низ мисли шумо инсон  
ҳастам, факат ба ман ваҳӣ дода  
мешавад, ва ман бандae аз  
бандаҳои Оллоҳ Субҳонаҳу ва  
таъоло ҳастам, дар ҳидоят ва

гумроҳии шумо, аз дасти ман чизе намеояд, балки бозгашти ҳамаи ин корҳо ба сӯи Оллоҳ субҳонаху ва Таъоло аст."

Пайғамбармон аз ҳавою нафси худ сухан намекарданд, Оллоҳ Таъоло дар сураи Начм гуфт:

"لا يُنْطَقُ عَنِ الْهُوَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى"

"Пайғамбар аз ҳавою нафси худ чизе намегӯяд, балки он суханҳое ки мегӯяд аз чониби Оллоҳ Таъоло ваҳӣ аст, ки ба Ў ваҳӣ дода мешавад." (ваҳӣ ин хабар додани шариат аст) ки Оллоҳ субҳонаху ва Таоъло ба Пайғамбари худ хабар медиҳад то ин ки онро ба бандагони Оллоҳ Таъоло расонанд.

Абдуллоҳ ибни Амр разияллоху анху гуфтанд: "ман тамоми суханҳои ки аз расулуллоҳ саллаллоху алайхи ва саллам мешунидам, менавиштам, то ки онро ҳифз кунам. Курайшиҳо маро аз навиштан манъ карда гуфтанд: ҳар чизе ки аз расулуллоҳ саллаллоху алайхи ва саллам мешунави нанавис! Расулуллоҳ низ инсон ҳастанд, дар ҳолати розиги ва ғазаб сухан меқунанд, пас муддате аз навиштан боз истодам, сипас инро ба Расулуллоҳ саллаллоху алайхи ва саллам зикр кардам. Расулуллоҳ саллаллоху алайхи ва саллам бо дасташон ба забонашон ишора карданду гуфтанд:

"أَكْتُبْ فِوَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ"  
(رواه ابو داود)

"Бинавис! Қасам ба Оллоҳ ки аз ин ғайри сухани ҳақ дигар сухан намебарояд." (ривоти Абӯдовуд)

## **Амонати Пайгамбар**

Ва ба дини Оллоҳ Таъоло хиёнат накарда онро пурра баён карда рафтанд. Дар чомиъи Имом Тирмизи ва сунани Ибни Моча (рахматуллохи алайх) омадааст ки, ҳазрати Оиша разияллоху анҳо ривоят карда гуфтанд:

"Вақте ки зани баобруи қабилаи Махзумихо дузди кард, қурайшиҳо гуфтанд: чи хел дасти зани баобру бурида мешавад? ки дар ин бора

ба расулуллоҳ сухан карда метавонад? (яъне ки шафоат мекунад? ки восита мешавад?) ғайри Усома ибни Зайд, дўсти расулуллоҳ ва писари писархонди расулуллоҳ, дигар ки ба расулуллоҳ чуръат карда ин суханро гуфта метавонад? Ва ба Усома гуфтанд: ту ба расулуллоҳ шахси наздик хости. Бинобар ин ту ба расулуллоҳ восита шав, то ки дасти ин зан бурида нашавад. Сипас Усома разияллоху анху ба Расулуллоҳ дар ин бора сухан кард. Вақте ки ин суханро расулуллоҳ саллаллоху алайхи ва саллам шуниданд, ғазаб карданд ва гуфтанд: "оё ба ҳаде аз ҳадҳои Оллоҳ Таъоло шафоат мекуни?!"

яъне ин буриданы дасти дузд ҳаде (чаримае) ки инро Оллоҳ Таъоло гузаштааст, оё ба ҳади Оллоҳ шафоат мекуни гүён Усомаро маломат карданد, сипас гуфтанд: "Эй Мардум! сабаби ба ҳалокат расидани онхое ки пеш аз шумо буданд (яъне яхуду насрониҳо) ин аст ки, онҳо агар шахси баобрӯю бузург дузди кунад ўро тарк мекарданд, ва агар шахси бечораю бекас дузди кунад ўро дасташро мебуриданд." сипас гуфтанд:  
وَأَيْمَ اللَّهُ لَوْ أَنْ فَاطِمَةَ بَنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ  
لَقْطَعَتْ يَدَهَا" (رواه ابن ماجة و صحیح البانی)

"Қасам ба Оллоҳ ки агар Фотима духтари Мұхаммад дузди кунад дасташро мебурам." (ривояти

ибни Моча ва саҳеҳкардаи Албони)

## **Хонаи Пайғамбар таом надорад**

Сахтиҳо ва мاشақатҳои дунё, Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро бағазаб намеовард, моҳҳо мегузашт ва дар хонаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам оташ даргиронида намешуд, ва шабҳоро пай дар ҳам дар ҳолати гуруснаги мегузарониданд. Ва аҳлу оилаашон таоме намеёфтанд. Умар разияллоҳу анху гуфтанд:

"لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَلْتَوِي مِنَ الْجُوعِ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلأُ بَطْنَهُ"

(رواه مسلم)

"Дар ҳақиқат пайғамбар саллаллоху алайхи ва салламро дидам ки гурусна мегаштанд, ва ғайри хурмои паст дигар чизе намеёфтанд ки шикамашонро сер кунанд." (р- Муслим)

Ва чанд маротиба аз харорати гуруснаги ба куча баромаданд, ва ба шикамашон санг мебастанд, ва саҳобагони киром гуруснагии пайғамбар саллаллоху алайхи ва салламро аз овозашон мефаҳмиданд. Абӯ Талҳа разияллоху анху гуфтанд:

"سمعت صوت رسول الله ضعيفاً أعرف فيه  
الجوع" (رواه البخاري)

"Овози Расулуллоҳ саллаллоху алайхи ва салламро заиф шунидам,

донистам ки расулуллоҳ  
саллаллоҳу алайхи ва саллам  
гурусна ҳастанд." (ривояти  
Бухори)

Ва чанд рўзҳо мегузашт ва дар  
хонаи нубуват ғайри об дигар чизе  
набуд. Марде ба назди Расулуллоҳ  
саллаллоҳу алайхи ва саллам  
омада гуфт: "Ман мўҳтоҷ ҳастам  
(яъне бечора ҳастам) сипас  
пайғамбар саллаллоҳу алайхи ва  
саллам ҳамсарашонро амр карданд  
ки ба у садака кунанд, ва дар  
хонаашон чизе набуд,  
ҳамсарашон гуфтанд: қасам ба он  
зоте, ки шуморо пайғамбар  
гардонид, ғайри об дигар чизе  
надорам.

Мукамалтарини инсонҳо аз рӯи  
Худотарси, аз замин хурмое  
меёфтанд ва мегуфтанд:

"لَوْ لَا أَنِي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كُلُّهَا"  
(رواه البخاري)

"Агар наметарсидам, ки хурмои  
садақа аст, албатта инро  
мехўрдам." (ривояти Бухори)

Моли садақа ба пайғамбар  
саллаллоҳу алайхи ва саллам ва ба  
оли пайғамбар ҳаром аст. Бинобар  
ин расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи  
ва саллам садақаро қабул  
намекарданд, лекин ҳадияро қабул  
мекарданд ва ба ҳадиядиҳанда  
мукофот медоданд.

## **Балоҳои ба сарашон омада**

Дар ҳаёташон ба машақатҳо ва мушкилиҳои халокатовар ру ба ру шуданд. Чашмашон падарашибонро надид, ва аз огуши модарашибон дур ба воя расиданд, ва кавмашон бо кавлу феъл азият медод. Анас разияллоҳу анҳу гуфтанд:

"Кофирон як маротиба пайгамбар саллаллоҳу алайхи ва салламро заданд, хатто аз хуш рафтанд. Пайгамбар саллаллоҳу алайхи ва салламро бо мачнуни ва сехргари тухмат карданд, ва бо дуруггуи сифат карданд." Оллоҳ Субҳонаҳу ва Таъоло аз кофирон накл карда гуфт:

وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ

Кофирон гуфтанд: "Ин сехгару дуруггүй аст." Ва дар гори Савр машакат кашиданد ва гаму гусса диданд, ва дар Ухуд дандони муборакашонро шикастанд ва руяшонро хуншор карданд. Ва дар Хайбар ба таомашон захр гузоштанд, ва пайгамбар саллаллоху алайхи ва салламро бо ахлашон сехр карданд, ва мусибатхо пай дар хам ба сарашон меомад, ва парвардигорашон мегуфт:

"فالصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل"  
"Сабр кунед чи хеле, ки Пайгамбарони бузург сабр карданд." Дарду гамгинии худро ба хамсаршон мегуфтанд:

"يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت" (رواه  
البخاري)

"Эй Оиша дар хакикат аз кавми ту,  
яъне Курайш бисёр сахтиҳо ва  
азиятҳо дидам." (ривояти Бухори)

Ва шаш нафар фарзандонашон дар  
хаёти пайгамбар саллаллоҳу  
алайхи ва саллам аз дунё  
гузаштанд, ва ин кадар  
машакатҳою мусибатҳою  
мушкилиҳо, пайгамбар саллаллоҳу  
алайхи ва салламро аз даъвати  
мардум ба дини Оллоҳ Субҳонаху  
ва Таъоло манъ намекард, ба  
хамаи душвориҳо ва балоҳо сабр  
карданд. Аз худ накл карда чунин  
гуфтанд:

"لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَ مَا يُؤذِي أَحَدٌ وَ أَخْفَتُ فِي اللَّهِ  
وَمَا يَخْافُ أَحَدٌ"

(رواه أَحْمَد)

"Дар хакикат дар рохи Оллох Субхонаху ва Таъло азият дода шудам, ва касе мисли ман азият дода нашудааст ва намешавад ва дар рохи у тарсонда шудам ва касе мисли ман тарсонда нашудааст ва намешавад." (ривояти Имом Ахмад)

Вакте, ки писарашон Иброхим аз дунё гузашт аз чашмашон оби дида баромад, ва гуфтанд:

"إِنَّ الْعَيْنَ لِتَدْمُعُ وَ إِنَّ الْقَلْبَ لِيَحْزُنُ وَ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضِي رَبُّنَا وَ إِنَا عَلَىٰ فَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمْحَزُونُونَ" (متفق عليه)

Албатта чашм оби дида мебарорад, ва албатта калб гамгин мешавад, ва факат он сухане ки парвардигорамонро рози мекунад

онро мегуем, ва мо эй Иброхим ба  
фироки ту (яъне ба чудо шудан аз  
ту) гамгин хастем. (ривояти  
Бухори ва Муслим)

## **Васфҳои Расулуллоҳ**

Пурнуртарин ва Зеботарин шахс аз  
руи манзара. Руи муборакашон  
мисли мохи 14-руза медурахшид.  
Бароъ ибни Озиб (разияллоҳу  
анху) гуфтанд:

"لم أر شيئاً أحسن منه" (متفق عليه)  
"Ягон чизро надидам, ки аз  
Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайхи ва  
саллам) зеботар бошад." ( р-  
Бухори ва Муслим )

Сохиби каду комати зебо, на  
каддарозу на кадпаст, рангу

руйяшон сафеду ришашон пурраи зебо, агар ба чапу рост ё кафо назар кардани шаванд, бо тамоми часадашон нигох карда назар мекарданд.

Поктарин ва хушбуйтарин шахс,  
Анас (разияллоху анху) гуфтанд:  
"ما شمنت عنبرا قط ولا مسكا و لا شيئاً أطيب  
من ريح رسول الله"  
(رواه مسلم)

"Ягон анбар ё миск ё хушбуиеро буй накардам ки, аз буи Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам) хушбуйтар бошад."  
(ривояти Муслим)

Аз Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам) ягон маротиба дар хаёташон ва на баъди вафоташон буи бад буй карда нашудааст,

бинобар ин вакте ки Абубакри Сиддик (разияллоху анху) баъди мавти Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам) ба хонаи расулулох даромада аз пешона ва дасту кадамони муборакашон буса карданд, чунин гуфтанд:

"بأبٍ أنت وأمي يا رسول الله طبت حيَا و ميَّتا"  
(رواه البخاري)

Падару модарам фидои шумо бод эй расулуллох! дар хаёту мавтатон Хушбуйу пок хастед. (ривояти Бухори)

Ва пеш аз вафоташон гуфтанд: "аз дунёи шумо ба ман хушбуи маҳбуб гардонида шуд" (ривояти Бухори)

## **Фасохату балогати Расулуллоҳ**

Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам соҳиби фасохату балогат буданд, чунон сухан мекарданд, ки олиму ҷоҳил мефаҳмид, суханҳои кутоҳ, лекин пур аз маъноҳои бузургу пуртაъсир. Фасохату балогат ин лафзҳои чумларо зебу зиннат додан нест, балки фасохату балогат чи хеле, ки Шайхул ислом (разияллоҳу анху) дар "Минҳочус суннаҳ" баён карда гуфтанд:

علم

"المعانی و البیان"

"Илми маъноҳо ва пурра баён кардани он" (яъне фасех шахсе аст ки суханаш пурмаъно бошад, ва

онро зебо ва пурра баён карда тавонад.)

## **Вактҳои Расулуллоҳ**

Вактҳои Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) пур аз ибодати Оллоҳ Субҳонаху ва таъоло буд. Хамеша бо тоати Оллоҳ таъоло ва розигии у машгул буданд.

"قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايٍ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ"

Оллоҳ субҳонах гуфт: Бигуед эй Расулуллоҳ! "намозу курбони ва хаёту мавтам холис барои розигии Оллоҳ Таъоло аст, ки у шарике надорад."

## **Кадри Пайгамбар дар калби мардум**

Сахобагони Киром Пайгамбар саллаллоху алайхи ва салламро хеле дуст медоштанд. Агар Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам сухан кунанд ба суханашон бо дикат гуш меандохтанд, гуё ки дар сари онҳо паррандае нишастааст, ки агар камтар сари худро харакат кунонанд он парранда мепарад, яъне: бо чунон эҳтируму диккат ба суханошон гуш мекарданд ва агар онҳоро барои ичрои амале амр кунанд, барои ба анҷом расонидани амри Расулуллоҳ (саллаллоху алайхи ва саллам) шитоб мекарданд. Анас (разияллоху анҳу) гуфтанд:

"لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانُوا  
إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كُرَاهِيَّتِهِ لِذَلِكَ"  
(رواه الترمذی)

Ягон шахс ба сахобагони киром аз Расууллох (саллаллоху алайхи ва саллам) дид мухбубтару азистар набуд. Ва бо вучуди ин кадар мухаббат агар Расууллох (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро бинанд аз чояшон намехестанд, барои он ки медонистанд, ки Расууллох (саллаллоху алайхи ва саллам) ин амалро бад мебинанд.  
(р- Тирмизи)

Ва кибори Сахобагон аз руи шарму хаё ва пайгамбарро бузургшумориашон, ба Расууллох саллаллоху алайхи ва саллам бо чашми худ назар карда

наметавонистанд. Амр ибнил Ос разияллоху анху гуфтанд: Ягон шахс бар ман аз Расулulloх саллаллоху алайхи ва саллам махбуттар набуд, ва ягон шахс дар назарам аз Расулulloх саллаллоху алайхи ва саллам бузург набуд, ва ман токати пурра бо чашмам ба Расулulloх назар кардан надоштам, аз руи хайбату бузургии Расуллох, Ва агар аз хусуси васфи расулulloх саллаллоху алайхи ва саллам пурсида шавам, ман Расулulloхро васф карда наметавонам, барои он ки ман пурра бо чашмам ба Расулulloх саллаллоху алайхи ва саллам назар карда

наметавонистам. (ривояти  
Муслим)

Дар хакикат сахобагони киром,  
Пайгамбар саллаллоху алайхи ва  
салламро бенихоят бо дилашон  
бузург шумориданд, ва  
нафсхояшон нахост ки дар хонае,  
ки онҳо дар болою Расулуллоҳ дар  
поён истикомат кунанд.

## Фасл

Ва бо ин тарика тобииину  
гузаштагон Пайгамбар  
(саллаллоху алайхи ва саллам)-ро  
бузург мешумориданд. Ва  
Мухаммад ибни Мункадир  
(разияллоху анху) оби чашми  
худро дошта наметавонистанд,

вакте ки хадиси Расулulloх (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро мөхонанд, ва Имом Молик (разияллоху анху) гуфтанд: "мо ба назди Аюби Сихтиёни медаромадем, пас хар вакто ба у сухани Расулulloх (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро зикр мекардем, гиря мекард хатто ба у рахм мекардем."

Ва Имом Молик (разияллоху анху) хадиси Расулulloх (саллаллоху алайхи ва саллам) бетахорат кироат намекарданд, ва шогирдони худро дар вакти хондани хадиси Расулulloх аз сухан гуфтан манъ мекарданд.

Ва дар дунё аз рузи пайдоишаш то рузи киёмат ягон шахсе нест ки

мисли Расулulloх (саллаллоху алайхи ва саллам) иззиту икром дида бошад.

Дар рузи худайбия, Урва ибни Масъуд вакте ки муомала ва мухаббати сахобагонро бо Расулulloх (саллаллоху алайхи ва саллам) дид, аз назди мусалмонон ба назди кофирон рафта чунин гуфт:

"أَيُّ قَوْمٍ وَاللَّهُ أَنِّي وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قِيَصَرَ كَسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللَّهُ إِنْ رَأَيْتَ مَلْكًا قَطُّ يَعْظِمُهُ اصْحَابُهُ مَا يَعْظِمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ  
محمدًا. (رواه البخاري)

Урва гуфт: "Эй кавм! Касам ба Оллох ки дар хакикат ман ба суи подшохxo рафтаам, ба назди Кайсар подшохи Рум рафтам, ва ба назди Кисро подшохи Форс

рафтам, ва ба назди Начоши подшохи Хабаша рафтам, касам ба Оллох ки ягон подшохро надидам ки кавмаш уро бузург мешуморида бошад, чи хеле ки Сахобагони Мухаммад Мухаммадро бузург мешуморанд. (ривояти Бухори)

### **Маконати Расулуллоҳ дар назди подшохони Яхуду Насронихо**

Ва подшохону сардорони Насронихо дар замони Пайгамбар (саллаллоҳу алайхи ва саллам), дидори Расулуллоҳро дуст доштанд ва хидмати Расулуллоҳро орзу ва таманно

карданд. Хиракл подшохи Рум чунин гуфт:

"لو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه و لو كنت  
عندك لغسلت عن قدميه"  
(متفق عليه)

"Агар донам, ки ман бо у вохурда метавонам, албатта ман дидорашро дуст медорам, ва агар дар наздаш бошам албатта кадамонашро мешустам."

(ривояти Бухори ва Муслим)

Ва вакте, ки олимони Яхуд Расулulloхро диданд, хакики Пайгамбар буданашонро тасдик карданд. Абдуллоҳ ибни Салом гуфт: ва у аз олимони Яхуд буд: "Вакте, ки Расулulloх (саллаллоху алайхи ва саллам) ба Мадина омаданд, тамоми ахли Мадина ба

певози Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам) баромаданд, сипас ман низ омадам, то ин ки Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро бинам, пас вакто ки руи Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро дидам, донистам ки руяшон руи дуруггуй нест." (ривояти Тирмизи)

## **Икроми Оллох Таъоло Пайгамбарро**

Оллох Таъоло ба тамоми инсонхо имон овардан ба Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам), ва бузург шуморидани пайгамбарро фарз гардонид.

Оллох Субхонаху ва Таъоло дар сурай фатх гуфт:

"إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نذِيرًا لِّتَؤْمِنُوا  
بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْزِيزُوهُ وَ تَوْفِيقُوهُ وَ تَسْبِحُوهُ  
بِكَرَةٍ وَ أَصْبَلًا" (8-9)

"Мо шуморо Пайгамбар кардем, ва шуморо ба ягонгии Оллох таъоло шохид ва башоратдихандай мұмминон ба чаннат ва тарсонандаи коғирон аз азоби дузах гардонидем, то ин ки шумо эй мусалмонон! ба Оллох таъоло ва расулаш имон биёред! ва ба Пайгамбар ёри ва нусрат дихед! ва Пайгамбарро бузург шуморед, ва ба Оллох таъоло сахари ва бегохи тасбех бигуед."

Ва касе ки ба Расулуллох имон наорад, уро Оллох таъоло бо

забони Расулulloх ба оташи дузах вайда дод.

"وَ الَّذِي نَفْسُهُ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَا يُسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ  
هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَ لَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَ لَمْ  
يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ  
النَّارِ" (رواه مسلم)

Расулulloх (саллаллоху алайхи ва саллам) гуфтанд: "касам ба он зоте ки чони Мухаммад дар дasti уст, касе ки аз ин уммат маро шунавад, хох яхуди бошад хох насрони, сипас аз дунё ба ман имон новарда вафот кунад, у аз чумлаи дузазиён аст." (ривояти Муслим)

## **Қадри Пайгамбар дар назди Оллох таъоло**

Ва дар хакикат Оллох Таъоло Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро бузург гардонид, ва обрюю кадрашонро боло бардошт ва барои Расулуллох иззатро навист. Оллох субхонах гуфт:

"وَلِلّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ"

"Иzzatu azizi va galaba ба Оллох Таъоло ва ба Расулаш ва ба муминон аст."

Ва Оллох Таъоло галаба ва иззат ва окибати некро ба Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам) гардонид.

"كَتَبَ اللَّهُ لَا يُغْلَبُنَا وَرَسُولُنَا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ"

Оллох таъоло гуфт: "Оллох такдир кард яъне навист ки, ман галаба мекунам ва пайгамбаронам галаба мекунанд. Албатта Оллох таъоло зоти кави ва азизу голиббароянда аст." Ва аз барои бузург будани кадри Пайгамбар дар назди Парвардигорашон, Оллох Таъоло он шахсе, ки овозашро аз овози пайгамбарашибаланд мебардорад, барои бекору бехуда шудани амалаш ваъид кард. (яъне ба азоб ваъда дод)

Оллох таъоло дар сураи хучурот чунин гуфт:

"يَايَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بِعِضْكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تُحْبِطَ أَعْمَالَكُمْ وَإِنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ"

"Эй онхое, ки имон овардед! Овози худро аз овози Пайгамбар боло набардоред! яъне аз Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам) баланд сухан накунед! Ва агар пайгамбарро чег задани шавед бо овози баланд чег назанед! чи хеле, ки хамдигарро нидо мекунед, (балки боодобона бо овози паст нидо кунед!) ки боз амалҳои шумо бехуда нагардад ва шумо хис накарда мемонед."

## **Азиятдихандай Пайгамбар**

Ва касе, ки Пайгамбар саллаллоху алайхи ва салламро азият дихад, уро Оллох Таъоло дар дунёю охират лаънат мекунад, ва

уро хору зор мегардонад. Оллох Субхонах гуфт:

"إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالاُخْرَةِ وَأَعْدَدْ لَهُمْ عَذَابًا مُهِبِّنًا" (سورة الأحزاب 57)

Онхое, ки Оллох Таъоло ва Расулашро азият медиханд, онхоро Оллох таъоло дар дунёю охират лаънат мекунад, ва барои онҳо азоби хоркунанда омода кардааст.

Ва касе, ки ба Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам душмани кунад, уро Оллоҳу чалла чалолух хор мегардонад ва гарданашро мешиканад. Оллох Субхонаху ва Таъоло дар сураи Мучодала гуфт:

"إِنَّ الَّذِينَ يَحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي  
الْأَذْلِينَ" (مجادلة - 21)

"Онхое, ки ба Оллох ва Расулаш душмани мекунанд ва мухолифи мекунанд, онхо аз чумлаи хортарин инсонҳо ва бадбаҳттарин ва аз раҳмати Парвардигори олам дуртарин инсонҳо хастанд."

## Шахси думбурида

Ва Оллох Таъоло хар як шахсе, ки ба Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам) душмани мекунаду Пайгамбарро бад мебинад, ваъда дод ки ин хел шахсро аз тамоми некихо насибашро мебурад, ва уро бенаслу думбурида мекунад.

Оллоху Азза ва чалла дар сурай  
Кавсар гуфт:

"إن شانئك هو الأبتّر"

"Албатта бадбинандаи шумо эй  
Пайгамбар у думбурида аст" яъне  
бенасл мешавад. Ахли илм  
гуфтанд: "хар як шахсе, ки  
Пайгамбарро бад бинад ё масхара  
кунад ё душмани кунад, албатта  
Оллох уро бенасл мекунад ва уро  
аз тамоми хайр дур мекунад, ва  
уро ва фарзандонашро ба халокат  
мерасонад." Шайхул Ислом  
(разияллоху анху) гуфтанд:  
"Масхаракунандаи Пайгамбарро  
Оллох таъоло зикрашро ва  
ахлашро ва молашро мебуррад,  
(яъне касе уро бо неки зикр  
намекунад, ва аз зану

фарзандонаш фоида намегирад, ва молаш бебарака мешавад ва аз хаёташ фоида намегирад, ва бо калбаш некиро намефаҳмад, ва уро Оллох таъоло аз ёру дуст чудо мекунад, ки барояш ягон ёридихандаю дилбардору дуст намеёбад, умуман аз тамоми некихо насибашро мебуррад, хатто маззаю лаззати таъомро намечашад."

Дар рузи Ухуд, Утба ибни Абиваккос дандони мубораки Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро шикаст. Ибнил Кайим (разияллоху анху) гуфтанд: баъзе олимони таърих гуфтанд: Ман хабари насли Утба ибни Абиваккосро чустучу карда дидам

ки, фарзандони у ба балогат нарасида ё дахонаш буи бад мекард ё дандонхой пешаш шикаста буд. Ва ин дар насли у дида мешуд. Ва ин аз касофати падархо ба фарзандон аст.

## **Масхаракунандаи Пайгамбар**

Ва касе, ки пайгамбаронро масхара кунад Оллоху азза ва чалла уро ба доираи бади ихота мекунад. яъне атрофи у мисли доира бо балохою бадихо печонида мешавад. Оллох Субхонаху ва Таъоло дар сураи анъом гуфт:

" وَلَقَدْ أَسْتَهْزَئَ بِرَسُولِنَا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَؤُونَ" (انعام 10)

Эй Пайгамбар! "дар хакикат Пайгамбароне, ки пеш аз шумо буданд, масхара карда шуданд, (Яъне кавмашон онхоро масхара мекард) пас ба сари онхое ки Пайгамбаронро масхара карданд азобу бало фаромад."

Ва гоҳо Оллоҳ Таъоло ба масхара кунандаҳои Пайгамбар мухлат медиҳад. (яъне баъди масхара якбора азоб надода бо хикматаш каме мухлат медиҳад) сипас азобашро ба онҳо нозил мекунад. Оллоҳу чалла ва ало гуфт:

" وَلَقَدْ أَسْتَهْزَئَ بِرَسُولِنَا مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخْذَتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عَقَابُهُمْ"

"Дар хакикат Пайгамбароне, ки пеш аз шумо буданд масхара карда шуданд, пас ман ба кофирон мухлат додам (яъне якбора азоб надодам) сипас онхоро азоб додам, пас чигуна шадиду сахт бошад азоби ман?"

**Азобу балохое, ки ба сари  
масхаракунандагони  
Пайгамбар омад**

Ва суннати Парвардигори олам ин аст ки, албатта касе ки Пайгамбари Худоро азият дихад уро Оллоху чалла чалолух мешиканад, яъне уро халок мекунад. Оллох Субхонаху ва Таъоло гуфт:

"إِنَّا كَفِيلُكُمْ مِّنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ"

"Мо ба азоб додани масхаракунандахой шумо эй Пайгамбар кифоя хастем" яъне ман худам онхоро азоб медихам. Дар замони Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам) як марде Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро масхара кард, вакте ки вафот кард уро дафн карданд, пас хар вакто ки уро дафн мекарданд, уро дар болои кабр меёфтанд, ки аз кабр бароварда шуда буд.

Анас (разияллоху анху) гуфтанд: "Як мард аз кабилаи бани Назир насрони буд, сипас исломро кабул кард, ва сураи Бакара ва Олиимронро аз худ кард, ва ба

Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам) котиби мекард, сипас насрони шуд, яъне аз ислом хорич шуда боз дини насрониро кабул кард, пас ба суи кавмаш гурехт, хатто ба насронихо расид. Пас ба масхара кардани Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам) шурӯъ кард, ва Расулуллохро масхара мекард, дере нагузашта Оллох Таъоло гарданашро шикаст, сипас мурд.

Ба у чукурие кофтанд ва уро дафн карданд, ки замин уро бар болояш бароварда партофт, пас барои у боз чукуртар карда кабр кофта дафн карданд ки, замин уро боз бар болояш бароварда партофт. Ва бори сеюм кабрашро чукуртар

карда уро дафн карданد ки боз замин уро бар болояш бароварда партофт, сипас уро дар хамин холат тарк карданд.

(ривояти Бухори ва Муслим)

Ва Абу Чахл сардори Курайш, вакте ки Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро масхара кард, пас уро кудаконе аз сахобаҳо ҳамчун никояту шармандаги ба катл расониданд. Абдурраҳмон ибни Авғ (разияллоху анху) гуфтанд: Ман рузи бадр дар байни саф истода будам, ки ногоҳ ба тарафи росту чапам назар кардам, ки ман дар байни 2-кудаки мадинаги, сину соли онҳо хурд аст воеъ ҳастам, пас маро якеи онҳо бо дасташ зада гуфт: "Эй амак!

Абучахлро мешиноси? Гуфтам: бале мешиносам, Абучахлро чи кор мекуни? Гуфт: ман шунидам ки у Расулуллохро хакорату масхара мекардааст. Ва вакте, ки Абдурахмон ибни Авф Абучахлро нишон доданд, он 2-кудак рафта Абучахлро ба катл расониданд. (р-Бухори ва Муслим)

**Давлате ки ба сабаби  
масхара кардани расулуллох  
аз дasti Подшохонаш рафт**

Ва Давлату мамлакатҳо аз дasti подшохонаш мерафт, ва сардорони он давлат низ ҳалок шуданд. Вакте, ки пайгамбар (саллаллоҳу алайхи ва саллам)-ро масхара мекарданд. Пайгамбар (саллаллоҳу

алайхи ва саллам) ба Кисро (подшохи форс) ва Кайсар (подшохи рум) мактуб навишта, онхоро ба дини мубини ислом даъват карданд. Ва харди онхо исломро кабул накардан. Лекин Кайсар мактуби Расулуллоҳ ва фиристодаи Расулуллоҳро икрому хурмат кард. Пас мулкаш дардасти худаш боки монд. Аммо Кисро бошад мактуби Расулуллоҳро пора пора кард, ва Расулуллоҳро масхара кард, пас баъди пора-пора кардани мактуби Расулуллоҳ, дере нагузашта Оллоҳ Таъоло уро халок гардонид, ва уро пора-пора кард. (ривояти Бухори)

## **Кальхои вайроншуда**

Ва кальхо бар болои сохибонаш меафтид, вакте ки Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро сохибони калья мазаммат ё маломат мекарданд. Шайхул ислом (разияллоху анху) гуфтанд: ба мо якчанд мусалмонони удул, янье шахсони Худотарс, ахли фахму ахли хибрат, аз он воеахое, ки чандон маротиба дар ихотай кальхо ва шахрҳо тачриба карданд, хабар дода гуфтанд ки, мо як шаҳр ё кальяро як моҳ ё зиёда аз як моҳ мухосара мекардам, ва имконияти даромадан ба он калья намеёфтем, хатто аз гирифтани он калья ноумед мешудем ки, ногоҳ

сохибони калъа ба хакорату дашном додани расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам) шуро мекарданд, ки мо ба зуди имконият пайдо карда калъаро мегирифтем. Ва аз як ё ду руз таъхир накарда мо галаба мекардем.

### **Сабаби азоби умуми**

Ва агар Пайгамбарон азият дода шаванд азобу бало мефарояд. Дар китоби "Соримул маслул" омадааст, ки: ва агар киссаҳои Пайгамбарамони дар Куръон зикр шударо чустучуи куни, меёби ки умматонашон халок шуданд ва ба балоҳо гирифтор шуданд, Вакте, ки Пайгамбаронашонро азият

доданду ба онхо мухолифот карда  
бо кавлу амал онхоро масхара  
кардан.

## **Мухаббати Пайгамбар**

Хонандгони азиз! Ва байди ин  
суханхо.....

Мухаббати Пайгамбар саллаллоху  
алайхи ва саллам бар зиммаи хар  
як мусалмон фарзи айн аст. Ва аз  
мухаббати Пайгамбар аст, химоя  
кардани чанобашон ва  
суннаташон,  
ва аз муҳаббати Пайгамбар  
саллаллоху алайхи ва саллам аст,  
дифоъ кардани нафси шариifu  
показон аз суханхони бади  
кофирон,

ва аз мухаббати Пайгамбар аст итоат кардани пайгамбар, ва пайравии асарашон ва иттибои суннаташон, дар хакикат Оллоҳ таъоло дар 40- мавзиъи куръони карим итоату пайрави кардан ба Расулуллоҳро зикр кардааст.

Ва касе ки ба суннати Расулуллоҳ амал кунад, уро Оллоҳ таъоло дуст медорад ва гуноххояшро мебахшад. Оллоҳ Субҳонаху ва Таъоло дар сурай Оли Имрон гуфт:

"قُلْ إِنْ كُنْتُ تَحْبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنْبَكُمْ"

Яъне: "Эй Пайгамбар ба мардум бигуед! Агар шумо Оллоҳро дуст медошта бошед, пас маро итоат кунед, Оллоҳ Таъоло шуморо дуст

медорад, ва гуноххой шуморо мебахшад." Ва иззату бузургии мусулмонон ба кадри итоат карданашон Пайгамбарро, ва хушбахтии банда дар дунёю охират ба итоати Расулуллоҳ муаллак аст.

## **Сабаби нохушихо**

Ва тамоми бадихою нохушихою камбагалию мусибатхо, дар беимони ба Пайгамбар, ва дашном додан ё масхара кардани Пайгамбар, ё дар сабуки кардан ба китоби Худо аст, ва суннати Расулуллоҳ аст. Ва касе, ки ба Пайгамбари Худо душмани кунад, донад ки у бо насси сухани Худо

маглуб мешавад. Оллох таъоло онхое ки Пайгамбару мұммионро азийят медиханд ё душмани мекунанд ваъда дод ки онхо маглуб мешаванд.

"إِنَّا لِنُنَصِّر رَسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ"

Оллох таъоло гуфт:

Албатта мо ба Пайгамбаронамон ва ба онхое, ки ба Пайгамбарон имон оварданд, дар дунёю охират нусрат медихем. Яъне ёри медихам. Ва касе, ки ба Пайгамбарон имон наорад, Оллох ба онхо нусрат намедихад.

## **Хукми итоати Пайгамбар**

Итоату пайрави кардан ба Расулulloх саллаллоху алайхи ва саллам вочиб аст. Сохиби китоби "Фатхул мачид" гуфтанд: "таъзиму бузургшумории Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам, бо бузург шуморидани амру нахйашон ва пайравии суннаташон ба чо меояд." Ва ба сабаби итоати Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам) раҳматҳои илоҳи нозил мешавад. Оллоҳ субҳонах гуфт:

"و أطِيعُوا اللَّهُ وَ الرَّسُولَ لِعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"

"Оллоҳ таъоло ва Расулро итоат кунед, албатта шумо раҳм карда мешавед." Ва мухаббати Расулulloх бо итоату пайрави аст,

ва мухаббати Расулуллоҳ аз мухаббати фарзанду падару тамоми мардум мукаддам меистад. Пайгамбар саллаллоҳу алайхи ва саллам гуфтанд:

"لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَالَّذِي وَالنَّاسُ اجْمَعُونَ"  
(متفق عليه)

"Якеи шумо Муъмини хакики намешавад, то он даме ки ман ба у аз фарзанду падараш ва аз тамоми инсонҳо махбуттар набошам. (ривояти Бухори ва Муслим).

Ва аз мухаббати Пайгамбар аст, мухаббати Сахобагони Пайгамбар, ва мухаббати хамсарону фарзандону хешовандони Пайгамбар, ва аз мухаббати Пайгамбар аст, мухаббати

меросхурони Пайгамбар (яъне  
Мухаббати Олимони Ислом)

Ва касе ки Пайгамбарро дуст  
дорад, дар олитарин дараачаи  
чаннат, дар чаннати Фирдавс  
хамрохии Пайгамбар (саллаллоҳу  
алайхи ва саллам) мебошад.  
Пайгамбар (саллаллоҳу алайхи ва  
саллам) гуфтанд:

"المرء مع من احب" (رواہ مسلم)

Инсон рузи киёмат хамрохии  
дустдоштааш мебошад.  
(ривояти Муслим)

# **Маънои шаҳодат додан ба пайгамбарии ҳазрати Мухаммад**

Хонандагони азиз! Мо дар як шабошаруз чанд маротиба дар намозу дар азону дар зикрҳо, Ашҳаду анна Мухаммадан Расулуллоҳ мегуем, пас маънои ин калима чист?

Уламои Ислом (разияллоҳу анху) дар маънои ин калима чунин гуфтанд: Маънои шаҳодат додан ба пайгамбарии ҳазрати Мухаммад (алайхис салоту вас салом) ин аст ки:

"итоат кардани амроҳи расулуллоҳ, ва тасдик кардани хабарҳои Расулуллоҳ, ва пархез кардан аз нахӣ кардаҳои

расулуллох, ва ибодат кардани  
Оллох таъоло мувофики суннати  
Расулуллох (саллаллоху алайхи ва  
саллам) аст."

## **фасл**

Ва ба дини Расулуллох бидъатро, (яъне чизи дар дин набударо) пайдо кардан, гумрохи аст, ва ба Расулуллох тухмат аст. Ва касе ки аз забони Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам) сухани дуруг бофад, чояш дузах аст. Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам) охирини Пайгамбарон хастанд, баъдаи Расулуллох дигар пайгамбар намеояд. Ва касе ки баъди

расулуллох даъвои Пайгамбари кунад, у дуругуйтарини инсонҳо аст. Ва аз дини Ислом хорич мешавад.

## **Кадри сухани Пайгамбар**

Ва ба сухани Расулуллох сухани касеро баробар карда намешавад. Бинобар ин Имом Молик (разияллоҳу анҳу) гуфтанд: "كُلَّ يَوْمٍ مَنْ قَوْلَهُ وَيَرِدُ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ" "Хар як шахро суханашро гирифта мешавад ва суханашро рад карда мешавад, гайри сохиби ин кабр гуфтанд, ва бо дасташон ба суи кабри Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) ишора карданд, ки хамавакт

чамиъи суханхояшон кабул карда мешавад."

Ва агар кавли касе мухолифи сухани Расулуллоҳ ояд, суханаш ба худаш рад аст, Бинобар ин ибни Аббос (разияллоҳу анҳу) чунин мегуфтанд:

"يُوشك أَن تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَقُولُ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُوبَكْرٌ وَعُمَرٌ"  
(رواه احمد)

"Дере нагузашта бар болои шумо санг меборад, Расулуллоҳ гуфтанд мегуям, шумо бошед, Абубакру Умар гуфт мегуед!" (р- Имом Ахмад)

Бародарони азиз! Бубинед! Чи хел Абдуллоҳ ибни аббос (разияллоҳу анҳу), онхое ки кавли Расулуллоҳро тарқ карда, кавли

бехтарини ин умматро ба худ далел карданд, саҳт сарзаниш карданд, ва гуфтанд ки ба наздики ба сари шумо у санг меборад. Агар Абдуллоҳ ибни Аббос (разияллоҳу анху) замони моро бинанд чи гуянд? Ва чи шавад холи онхое ки суханҳои мардумро барои худ дин карда гирифтанду суханҳои Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайҳи ва саллам)-ро зери по партофтанд.

Абуబکر ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
ибْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
(разияллоҳу анху) чунин гуфтанд:  
فَقُولْ "وَدْعَ عَنْكَ أَرَاءَ الرِّجَالِ وَقُولْهُمْ  
رسُولُ اللَّهِ أَزْكَى وَأَشَرَّحْ"  
"Ту эй мусалмон аз худ кавли мардумро тарк кун! Кавли Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайҳи ва

саллам)-ро бигир, ки поктару хак аст."

Бинобар ин вакте, ки Имоми Аъзам Имом Абуханифа (разияллоху анху) бо Хаммод ибни зайд дар масъалаи имон чидол карданд, Хаммод ибни зайд ба суханаш хадиси Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро далел кард, ки имом чизе нагуфтанд, шогирдону мухлисони имом гуфтанд: шумо низ чавоб гардонед рад занед! Имоми Аъзам олими раббони шахси Худотарс ки буданд, чунин гуфтанд: "чи хел ман ба у рад гардонам ва у ба ман хадиси Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро зикр мекунад, оё ман ба сухани

Расуллоҳ рад занам, гүён чавоб додонд, раҳматхои худованди бод бар Имом Абуханифа. Ин киссаро Ибни Абил иъзи Ханафи дар шархи ақидаи Тахови аз хикояти худи Имом Тахови накл карданд.

## **Хулосаи дини пайгамбар**

Хонандагони азиз!!! Хулосаи дине ки Оллоҳ Таъоло Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайхи ва саллам)-ро ба он дин фиристод. Даъват ба якка ва ягона ибодат кардани Оллоҳ Таъоло, ва ба у касеро шарик наоварда, танҳо худашро ибодат кардан аст. Оллоҳ субҳонаҳ дар сураи анбиё ҳабар дода гуфт:

" وَ مَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نَحْنِيْ إِلَيْهِ  
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعَبْدُونَ"

Яъне "мо ба тамоми пайгамбароне ки пеш аз шумо пайгамбар кардем, вахй медодем, ки гайри ман дигар худои бархак нест, пас маро ибодат кунед!"

## **Пайгамбармон ба касе дорои фоида ё зарар нестанд**

Пайгамбарамон хазрати Мухаммад алайхис-салоту вассалом инсоне аз инсонҳо буданд, меҳурданду менушиданд ва гурусна мемонданд, ва хонадор мешуданду гамгин мешуданду гиря мекарданду хоб мекарданд, ва фаромуш мекарданду bemor

мешуданд, ва дар сини 63-солаги дар Мадинаи Мунаввара вафот карданд. (ривояти Бухори)

Пайгамбарамон ягон хусусияте аз хусусиятхой                           Худовандию  
Парвардигориро надоранд. Илми гайбро намедонанд. Оллох субхонаху ва Таъоло ба Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам) дар сураи намл гуфт:

"فَلَا يَعْلَمُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ  
"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

Эй Пайгамбар ба мардум бигуед!  
"Онхое, ки дар осмону замин хастанд, гайри Оллох Таъоло дигар касе гайбро намедонад."  
Фарки асосии Пайгамбар аз дигар инсонҳо он аст ки ба Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам)

вахй дода мешавад. Оллоху азза ва  
чалла дар сураи кахф гуфт:  
"قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمِي إِلَهُكُمْ إِلَهٌ  
وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَا يَعْمَلْ عَمَلاً  
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا"

Эй Пайгамбар! Ба мардум бигуед!  
"Ман факат мисли шумо инсон  
хастам, фарки ман аз шумо он аст  
ки ба ман вахй дода мешавад, ки  
албатта Худои шумо Худои ягона  
аст, пас касе ки бо неки вохурдани  
Парвардигорашро умед дошта  
бошад, пас амали солех кунад, ва  
дар ибодати Парвардигораш  
чизеро шарик наорад."

## Фасл

Пайгамбарамонро аз кадрашон  
боло бардошта намешавад, ва бо

номи пайгамбар касам хурда намешавад ва инчуунин аз мартабай Пайгамбари паст зада дуруг шуморида намешавад, балки тамоми суханхояшонро кабул карда мешавад. Баъзе инсонхо пайгамбарро аз дарачаи пайгамбари ба дарачаи Парвардигори олам мебардоранд, ва баъзехо хакорату дашном медиханд, харду гурух низ золим хастанд. Пайгамбарро аз дарачаи худашон ба дарачаи Оллох таъоло бардоштан ширк аст, ва аз дарачаашон паст задан куфр аст. Ва дар икрому таъзиму таъриф аз мартабай пайгамбарию рисолат аз хад гузаронида намешавад.

Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам) гуфтанд:

" لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله " (رواہ البخاری)

"Маро дар таъриф кардан, бо суханҳои дуругу таърифоти нолоик аз хад нагузаронед, чи хеле ки насронихо дар ҳакки Исо ибни Марям суханҳои дуруг бофта, Исоро писари Худо гуфтанд, ман як банда ҳастам, маро бандай Оллоҳ ва Расули Оллоҳ бигуед."

(р- Бухори)

Ва аз Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам) ёри ва мадад пурсида намешавад, зерро аз мурдаҳо ёри пурсидан далолат ба беакли мекунад. талабу дархостҳоро гайри Парвардигори

олам касе дода наметавонад.  
Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва  
саллам) ба духтарашон фотима  
(разияллоху анху) гуфтанд:

"يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا  
اغني عنك من الله شيئا"  
(رواہ البخاری)

"Эй Фотима духтари Мухаммад!  
Аз моли ман чи кадар хохи  
бипурс! Ман туро аз азоби Оллох  
таъоло начот дода наметавонам."  
(ривояти Бухори)

Модоме ки бехтарин халки  
Худоро аз дарачаю мартабаи худ  
боло бардошта нашавад, ба тарики  
авло гайри Пайгамбарро аз  
мартабаи худаш боло бардошта  
намешавад.

## **Ҳофизи хадисҳои Расулуллоҳ**

Касе ки хадисҳои Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайҳи ва саллам)-ро азхуд карда ба он амал қунад ва онро ба дигарон таълим дихад, руяш дар дунёю охират пурнуру мунаввар мешавад. Имом Аҳмад (разияллоҳу анху) ба писари ҳурдсолашон 150 000 хадисҳои Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) хифз қунониданд.

Ва худи имом Аҳмад (разияллоҳу анху) 1-милион хадисҳои Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайҳи ва саллам)-ро аз ёд медонистанд, ва ба тамоми он хадисҳо амал карда буданд. Ва Имом Бухори (разияллоҳу анху) хадисҳои

Расулуллох (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро чамъ карданд, ва китобашон Сахехи Бухори дар Олам бехтарин китоб баъди Куръон меистад. Ва касе, ки ба Расулуллох як маротиба салавот фиристонад, Оллох таъоло ба у 10-рахмат нозил меқунад.

## **Насихат**

Хонандагони азиз!

- Окибати аз дини Расулуллох дур будан пушаймонии бефоида аст.
- ва окибати тамоми некихои дунёю охират ба худотарсон аст.

- ва итоат накардану бехурмати нисбати падару модар, гунохи кабира аст.
- Ва ба хушовандон неки кардан, сабаби баракоти ризку умр аст.
- ва тарбия кардани фарзани солеху муъмин, барои падару модар дар дунёю охират нури чашм аст.
- Ва бехтарин ибодат 5-вакт намозро дар вакташ дар масҷид адо кардан аст.
- Ва ба назди сеҳргарону ҷодугарон рафтан, бадбахти аст ва нокиси дар акл аст.
- Ва касеро ки оллоҳ таъоло ҳор гардонад, хеч уро кас икром намекунад.

- Таълимгирандаи илми раббони меросхури Пайгамбар аст.
- Дар сихатию бемори, ва дар серию гурӯснаги, ва дар оромию хавф хамеша ба суи Парвардигори биною шунавою кодиру тавоно таваччух кунед!
- Ва тамоми талабу дарҳости ҳудро аз Оллоҳ субҳонаху ва таъоло пурсед. Ягона зоте ки балоро дур карда метавонад, ва некихоро чалб мекунад ин Оллоҳ субҳонаху ва таъоло аст.

аз Оллоҳ Субҳонаху ва Таъоло мепурсам ки дину дунёю охирати ҳар яки мову шуморо

обод гардонад, ва диёрамонро аз тамоми балохою офоти моддию маънави дар паноху исматаш нигоҳ дорад. Ва тамоми баракоту хайротро ба диёрамон фаровон гардонад.

**Фасли дуввум:**

# **Маърифати Сахобагони киром**

(Оллоҳ субҳонаху ва таъоло аз  
онҳо рози шавад)

## **Хонандагони азиз!**

Аз Худо битарсед! Худотарси, сабаби осоншавии амалҳо ва зиёдашавии неъматҳо, ва дафъи балоҳо ва ноҳушиҳост.

## **Инсон рузи қиёмат ҳамрохии дусташ мебошад**

Умматҳо ва Кабилаҳо, ҳамеша байни ҳамдигир, бо бузургону фозилони худ фахр мекунанд, ва онҳоро дуст медоранд, ва ба онҳо иктидо ва пайрави мекунанд, то ин ки мисли онҳо ва ҳамрохии онҳо бошанд. Дар Саҳехи Муслим омадааст ки, Пайгамбар

(саллаллоху алайхи ва саллам)  
фармуданд:

"المرء مع من أحب"

Инсон рузи киёмат, бо хамрохии дустдоштааш мебошад. Пас касе ки Пайгамбарону Солехонро дуст дорад, ва мисли онҳо амал кунад, хамрохии онҳо зинда мешавад. Ва касе ки сахобагони Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам)-ро дуст дорад, ва мисли онҳо амал кунад, дар чаннат бо хамрохии онҳо мебошад.

## **Сахобаҳо ахли чаннат ҳастанд**

Абу Мухаммад ибни Хазм разияллоҳу анҳу дар китоби "Ал-Эхкам фи усулил Ахкам" мучалади 5-ум сахифаи 90-91 чунин гуфтанд:

"الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً"

Тамоми сахобагон хатман аз ахли чаннат ҳастанд. Зоро, ки Оллоҳ Субҳонаҳу ва таъоло дар сураи Ҳадид ояти даҳум хабар дод ки он сахобагоне ки пеш аз фатҳ нафака ва хайрот карданд, ачру савобашон нисбати Сахобагоне, ки баъд аз фатҳ ин амалхоро ичро карданд бузург аст. Ва Оллоҳ таъоло дар давоми оят гуфт:

"وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنَى"

Ва ба хамаи Сахобагон Оллох  
Таъоло чаннатро ваъда дод.

## Ахамият маърифати саҳобаҳо

Маърифати саҳобагони расули Ақрам, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, асле аз аслҳои дини мубини Ислом аст. Хоғиз ибни Ҳачар (разияллоҳу анҳу) дар Исобаҳ (муҷалади-1 саҳифаи -5) дар таърифи Саҳоба чунин гуфтанд:

"من لقى النبي مؤمنا به و مات على الاسلام"  
Яъне, "саҳоба шаҳсे ки, бо Пайғамбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) дар холати мусалмони

вохурда бошад, ва аз олам мусалмон гузашта бошад." Ин Зшарт дар касе ёфт шавад, у сахоба аст.

1-ум: Бо Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам) агарчанде, ки як лахза бошад хам вохурда бошад.

2-юм: ба Пайгамбар (саллаллоху алайхи ва саллам) дар хаёташон имон оварда бошад.

3-юм: аз дунё мусалмон гузашта бошад.

## **Фазилати Сахобагон**

Сахобагони Киром, бар зиммаи хар як мусалмон фазлу хукук доранд. Тамоми некихое ки мусалмонон доро хастанд, аз илму

куръон ва имону ислом ва ибодату дину хушбахти, ин хама ба баракати амалҳои Сахобагон аст.

Дини мубини Исломро, аз забони мубораки Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайхи ва саллам) ба пурраги омухтаанд, ва ба дигарон таълим доданд.

Сахобагон, мукамалтарини уммат аз руи аклу илму фахму дин хастанд.

## **Суханҳои уламо дар ҳакки Сахобагон**

Абдуллоҳ ибни Масъуд разияллоҳу анху фармуданд: "Касеки ба шахсе пайрави кардани бошад, пас ба сахобагони пайгамбар саллаллоҳу алайхи ва

саллам пайрави кунад, зеро шахси зинда аз фитна эмин нест. сахобагони пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам, касам ба номи Худо ки бетарини ин уммат хастанд, дилҳои онҳо, поктарин дилҳои уммат, сахобагони киром, донотарини уммат хастанд, сахобагон, қавме ки Оллоҳ Таъоло ба ҳамсухбатии Пайгамбараш, ва барои барпо доштани динаш ихтиёр кардааст, Пас фазли онҳоро бидонед! ва ба онҳо пайрави кунед! зеро ки онҳо дар роҳи рост буданд."

Дар китоби Манокиб омадааст ки, Имоми Аъзам, Имоми мазҳаби мо Абу Ҳанифа (раҳматуллоҳи алайҳ) чунин гуфтанд:

"مقام أحدهم مع رسول الله ساعة واحدة، خير  
من عمل أحدنا جميع عمره وان طال"  
مناقب ابی حنیفة للمکی ص76

"Як лахза хамрохии расулуллоҳ (с) будани сахобагон, аз амали якеи мо дар чамиъи умрамаш бехтар аст, агарчанде ки умраш дароз бошад."

И мом Шофиъи (рахматуллохи алайх) гуфтанд: "Сахобагон, дар дину фахму хидоят ва дар илму амал аз мо боло хастанд, ва фикри онҳо барои мо, аз фикри нафсоҳоямон бехтар ва авлотар аст."

## **Санои Оллох таъоло ба сахобагон**

Дар хакикат, Оллох субхонаху ва Таъоло дар куръони карим ба Сахобагон сано гуфт, ва барои мо хабар дод ки у аз Сахобагон рози шуду ба онҳо чаннатро ваъда дод:

"وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ،  
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِالْحَسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضِيَ عَنْهُ  
الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"  
}توبه- 100}

"Он Сахобагоне, ки собику аввал (яъне барвакт) Исломро кабул карданд, аз Мухочирон ва Ансор, ва онхое ки ба Мухочирону ансор дар корҳои хайр пайрави карданд, Оллох Таъоло аз онҳо рози шуд ва онҳо низ аз у рози шуданд. Ва

Оллох таъоло ба онхо, чаннатхое ки аз зери дарахтонаш дарёҳо чори мешавад омода кардааст. Онҳо дар чаннат ҷовидони хастанд, ин аст пирузи, ва ҳушбахтии бузург.

## Санои Расулуллоҳ ба Саҳобагон

Пайгамбар саллаллоҳу алайхи  
ва саллам фармуданд:

"بَعْثَتْ فِي خَيْرٍ قَرْوْنَ بْنَى آدَمَ" (رواه  
البخاري)

"Ман ба бехтарин асрҳои  
фарзандони Одам пайгамбар  
шудам" яъне ба асри сахобагони  
киром. Имом Бухори ва Имом  
Муслим дар сахехайн аз Абдуллоҳ  
ибни Масъуд ва Имрон ибни

Хусайн разияллоху анхумо ривоят  
карданد ки, пайгамбар саллаллоху  
алайхи ва саллам чунин гуфтанд:  
خير الناس فرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين  
يلونهم (متفق عليه)

"Бехтарин мардумони замонахо,  
мардумони асли ман хастанд,  
яъне сахобагон, сипас онхое, ки  
баъди асли сахобагон меоянд,  
яъне тобиин ва табаъ тобиин. Ин  
ояту хадисҳо, далолат мекунад ки,  
сахобагони пайгамбар саллаллоху  
алайхи ва саллам, бехтарин  
шахсҳо баъди пайгамбарон  
хастанд, зерро ки уммати  
Пайгамбари охируззамон,  
бехтарини умматҳо аст, ва  
бехтарини уммати Пайгамбар

саллаллоху алайхи ва саллам, ин  
Сахобагони Пайгамбар хастанд.

**Сахобагон бо ичмоъи  
Олимон Худотарстарини  
инсонҳо баъди Пайгабарон  
хастанд**

Юсуф Ибни Абдил Барр  
(рахматуллохи алайх) дар  
муқаддимаи "Истийъоб" ичмои  
Уламои Ахли Суннат вал  
чамоъатро накл карданд ки:

"أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلُّهُمْ عَدُوٌّ"

"Албатта чамиъи Сахобагон Адл  
хастанд." Адл дар истилоҳи  
Муҳаддисон чунин аст:

"العدل من يجتنب الكبائر و يتقي في مغلب الصغائر"

"Адл шахсе ки аз гунохҳои кабира пархез мекунад, ва дар аксарияти ахволаш аз гунохҳои сагира дур меистад." Бинобар ин, ривояти тамоми Сахобагон, хатто шахсони номаълуми онҳо низ макбул аст. Барои он ки, ба ъадолатии сахобагон, Оллоҳ Субҳонаҳу ва таъоло аз болои 7-кабат осмон шаходат додааст.

"فقد نطق الولي المبين بفضلهم"

Дар хакикат вахийи мубин (яъне куръон) дар фазли Сахобагон Сухан кардааст.

"و في الفتح أي للصحابة تمدح"

Ва дар сураи Фатҳ оятҳоест ки, ба Сахобаҳо сано мегуяд. Нафакат

дар сураи Фатх, балки дар бисёр сурахо, Оллох Субхонаху ва таъоло ба Сахобагон сано гуфтааст: дар баязе оятхо, Оллох таъоло розигии худро баён мекунад, ва бузург будани мукофоти онхоро баён мекунад, ва дар баязе оятхо ба сифатхой неки онхо сано мегуяд.

## **Тамоми Сахобахо шахсони бузург хастанд**

Ва хар яки онхо, сохиби амалҳои солех, ва кушишҳои, сазовори шукр, ва сохиби рафттору кирдори нек ва ахлоқи ҳамида хастанд, ва бо зикри ахбори

Сахобагон, дилхо зинда мегардад,  
ва ниятхо пок мешавад, ва ба  
пайрави кардани онхо, хушбахти  
хосил мешавад, ва бо шинохтану  
маърифати сираи сахобагон,  
пешвои мо пешвои сохиби хулки  
зебо мегардад.

## **Сираи бехтарин шахс баъди Пайгамбарон**

Ва мукаммалтарини Сахобаҳо ва афзалтарини Сахобаҳо ва собиктарини онҳо ба тамоми амалҳои хайр, **Абубакри Сиддик**, ки ному насабашон Абдуллоҳ ибни Усмон Ибни Оъмири Курайши, Дар байни Курайш, шахси бузургу баобру, ва ба хама маҳбубу ба насабҳо ва ахволу таърихи араб, шахси хабир буданд. Ва мардум, бо Абубакри Сиддик, дусти ва муомалаи нек мекарданд, барои соҳиби акл ва илму эҳсон будани он ҳазрат. Бинобар ин ягон маротиба Курайшихо, Ҳазрати

Абубакрро хатто дар замони чохилийят, бо ягон айбе ё нуксоне айб накарда буданд ва ин хусусият дар гайри Абубакр ёфт намешавад.

## **Аввалин марди мусалмон**

Ва вакто ки Оллоҳ Субҳонаху ва Таъоло ҳазрати Мухаммад алайхис салоту вас саломро пайгамбар гардонид, ва барои расонидани дини Ислом амр кард, ба қабули ин дини мукаддаси Ислом шитоб карданд, ва барои худ, тасдик кардани суханҳои Пайгамбар саллаллоҳу алайхи ва салламро лозим гирифтанд. Ва барои қабул кардани дини Ислом, шакку шубхае накарданд, балки мудате

ба кабули Ислом фикре хам накарданد.

## **Абубакр сиддик хастанд**

Уммати ислом, барои Абубакро Сиддик номидан иттифок карданд. Ва мартабай сиддики, дар касе гайри Абубакр ёфт намешуд. Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам гуфтанд:

"أَنِّي قُلْتُ: يَا أَهْلَ النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً، فَقُلْتُمْ كَذَبْتُ!"

"وَقَالَ أَبُوبَكْرٌ صَدَقْتُ! (رواه البخاري)"

"Ман гуфтам: ки эй инсонҳо, ман ба хамаи шумо пайгамбари Худо хастам, пас шумо дар чавоб

гуфтед: дуруг гуфти! ва Абубакр  
гуфт: рост гуфти!"  
(ривояти Бухори)

## **Сифатҳои Абубакр**

Ба дини Ислом, даъват карда шуданд. Аввалин марде, ки имон оварданд. Ва барои хидмати Пайгамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва дини Ислом, дасти карим дароз карданд. Марде ки сохиби кадри бузург, манзалаи баланд, шахси меҳрубону сахий, аввалини хулафои рошидин, аввалини даҳ шахсони чаннати, сохиби шарму хаёи сахт, шахси бисёр пархезгор, сохиби пулу моли бисёру обруи баланду ахлоки хамида, дар хаёташон, ягон

маротиба арак нанушидаанд, аз барои сохиби табиати солим буданашон. Ва Дар хаёташон, ягон бут ё санамеро ибодат накардаанд, ва аз забонашон, ягон бор дуруг хосил нашудааст, балки ростгуйу, росткавл буданд. Ва ин мартаба дар касе гайри Абубакр ёфт намешуд.

## **Аввалин даъватунанда ба дини Ислом**

Аввалин шахсе, ки ба дини Ислом мардумро даъват карданд. Дар дasti Абубакри Сиддик, 5-нафар аз 10-шахсони бихишти исломро кабул кардаанд, Усмон ва Талха ва Саъд ва Зубайру

Абдуррахмон ибни Авф, Оллох таъоло аз чамиъи онҳо рози шавад. Аввалин шахсе ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва салламро химоя карданд, Аввалин шахсе, ки баъди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам дар роҳи Ислом азият дода шуданд, хатто аз Макка хичрат карданд.

## **Мартабаи Абубакр**

Дар куллаи баланди сухбат, ва мартабаи оли хаёт ба сар бурданд. Ҳамроҳии Пайгамбар саллаллоҳу алайхи ва саллам, аз он рузе ки, пайгамбар шуданд, то рузи вафоташон сохибу ҳамсухбати карданд. Сохиби ва ҳамсухбатиро,

хамрохии Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам мукаммал карданд ки, ягон шахсе мисли Абубакр набуд. Аниси Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам дар гор, ва хамсафари Расулуллох аз Макка ба Мадина, хамрохии Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам, танҳо худашон сафар карданд. Ки ин хусусият дар касе гайри Абубакр ёфт намешуд.

## **Саховати Абубакр**

Пулу молашон муборак, тичорат мекарданд, ва аз касби дасти худашон меҳурданд. Дар роҳи Ислом бисёр нафака карданд. Аввалин шахсе ки барои нусрати дини ислом нафака карданд.

"ما نفعني مال كمال أبي بكر" (رواه احمد)

Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам гуфтанд: "Аз ягон мол, мисли моли Абубакр фоида накардам." Шайхул Ислом (рахматуллохи алайх) гуфтанд: "нафакаҳои Абубакри сиддиқ разияллоҳу анҳу барои таому либоси Пайгамбар набуд, зерро ки Оллоҳ таъоло пайгамбарашро аз моли тамоми маҳлукон бехочат карда аст. Балки нафакаҳои Абубакр, барои нусрати дини муқаддаси Ислом буд." Ба мусалмонон нафака ва хайрот мекарданд, ва дуртарин шахс аз миннат ва умеди шукр буданд. Тамоми моли худро дар роҳи Ҳудо садака карданд. Ҳазрати Умар

разияллоху анху гуфтанд: "Моро Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам ба садака амр карданد, пас ин амри Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам ба холате рост омад ки, ман хеле моли бисёр доштам, пас гуфтам: имruz Абубакрро мегузарам, яъне имruz аз Абубакр бисёр садака мекунам, сипас ними моламро ба назди Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам овардам, Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам гуфтанд: ба ахлу аёлат чи гузошти? Гуфтам мисли ин. Яъне, бо ними молаш садака кард. Ва Абубакр разияллоху анху бо чамиъи молашон ба назди Пайгамбар саллаллоху алайхи ва

саллам омаданд. Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам пурсиданд: эй Абубакр! ба ахлу аёлат чи гузошти? Гуфтанд: Худою Расул. яъне онхоро ба Худо супоридам, хазрати Умар гуфтанд: касам ба номи Худо ки Абубакрро ба ягон амал пеш гузашта намешавад. (р-Абу довуд ва тирмизи)

## Шахси Шариф

Абубакри Сиддик, сохиби нафси шариф, аз ягон махлук ягон чизе напурсидаанд, на пулу мол ва на хочате. Хатто дар замони халифагиашон, Агар аз дасташон камчин афтад, ба касе

намегуфтанд ки, камчинро ба ман  
дароз кун, ва мегуфтанд:  
"ان خليلي امرني ان لا أسال الناس شيئا" (رواه  
احمد)

"Халили ман Пайгамбар  
саллаллоху алайхи ва саллам, маро  
амр карданд ки, аз касе чизе  
напурсам"  
(р-Ахмад)

## **Вазнинтарини уммат аз руи имону якин**

Имоне ки Абубакр доранд,  
имони касе ба он баробар  
намешавад. Агар имони Абубакр  
бо имони уммат баркашида шавад,  
албатта имони Абубакр вазнин  
меояд.

## **Олимтарини уммати Ислом**

Дар хузури саллаллоху алайхи фатво мекарданд, саллаллоху алайхи саллам, Абубакрро икрор мекарданд. Ва ин мартаба дар касе гайри Абубакр ёфт намешуд, Абул-Аббос (рахматуллохи алайх) гуфтанд: якчанд олимон ичмои уламоро зикр карданд ки, албатта Абубакри сиддик олимтарини уммати ислом хастанд. Ва сахобагон кадру киммат ва фазилати Абубакрро медонистанд.

Абу Саъиди Худри разияллоху анху гуфтанд:

"كان أبو بكر أعلمنا" (متفق عليه)

"Абубакр олимтарини мо буданд."

(р-Имом Бухори ва Муслим)

Хар як масъалае, ки уммат ихтилоф мекард, Абубакр разияллоху анху баён ва тафсил мекарданд. Баъди вафоти Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам, онхоро ба имон событ гардониданд. Ва Барои онҳо чои дафни Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам ва меросашонро баён карданд. Ва Расулуллоҳ саллаллоху алайхи ва саллам вакте, ки бемор шуданд, Абубакр разияллоху анхуро ба чои худ, ба

(насс ин сухани равшан ва зохири Худо ва расул аст). Ва аз Абубакр разияллоху анху ягон масъалаи шариат наомадааст ки، Абубакр дар он масъала хато карда бошанд. Сипас он суханхое، ки Абубакр разияллоху анху баъди мавташон мухолафат карда шуданд، яъне، кавли ягон кас ба кавли Абубакр мухолиф омада бошад، кавли Абубакр аз кавли гайрашон роҷехтар ва сахехтар аст. Ва Абул-Аббос гуфтанд:

"وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَفْضَلُ مِنْهُ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ، وَ  
رأس الفضائل العلم"

"Ва Хар шахсе ки, аз гайри худаш афзалтар бошад, пас у олимтар аст, ва илм куллаи баланди фазилат аст."

Аввалин шахсе ки оятхой Куръонро дар китоб чамъ карданд, аввалин шахсе ки куръонро мусхаф номиданд, бинобар ин Хазрати Али разияллоху анху мегуфтанд:

"أعظم الناس أجرًا في المصحف أبو بكر" (رواه أبو يعلى في المسند)

Бузургтарин шахс аз руи ачру савоб, дар чамъ кардани мусхаф, Абубакр хастанд. (ривояти Абуяъло)

Ва Абдуллох ибни Аббос разияллоху анху писари амаки расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам дар илм баҳр буданд, зеро

ки расулulloх дар хакки Абуллох  
ибни Аббос дуо карда буданд:  
"اللهم فقه في الدين و علمه التأويل" (متفق  
عليه)

Парвардигоро Абдуллох ибни  
Аббосро олимни дин гардон, ва ба  
у тафсири Куръонро таълим дех.  
(ривояти Бухори ва Муслим)

Абдуллох ибни Аббосро  
пурсиданд ки, бо чи фатво  
медиҳед? Гуфтанд: бо куръон  
фатво медиҳам. Агар аз куръон  
наёбам, аз суннати расулulloх  
саллаллоху алайхи ва саллам  
фатво медиҳам, ва агар аз суннати  
расулulloх наёбам, бо кавли  
Абубакр ва Умар фатво медиҳам.

## Фасл

Сохиби сирру асорори расулуллох, баъди намози хуфтан, дар хонаи Пайгамбар каме хамрохи расулуллох дар танҳои саллаллоҳу алайҳи ва саллам сухбат карда, баъд бармегаштанд, ки ин хусусият дар касе гайри Абубакр ёфт намешавад.

Таъбир кунандаи хоби Сахобагон, дар хузури расулуллох саллаллоҳу алайҳи ва саллам хоби сахобагонро бо ичозати расулуллох таъбир мекарданд. Бинобар ин Саъид Ибни Мусайиб (рахматуллоҳи алайҳ) гуфтанд:

"وَ كَانَ مِنْ أَعْبَرِ النَّاسِ"

Яъне: Абубакр бехтарин таъбиркунандаи хоб буданд.

## **Худотарстарини уммати ислом.**

Худованд гуфт:

و سیجنبها الائچى

Ва зуд аст ки аз оташи дузах,  
шахси Худотарс дур карда  
мешавад, яъне Абубакр. Ибнил  
чавзи (рахматуллохи алайх)  
гуфтанд: Олимон иттифок карданд  
ки ин оят дар хакки Абубакр нозил  
шудаст.

## **Боихлостарини уммат дар амалхояшон**

Амалҳои Ҳазрати Абубакр  
разияллоху анху холис барои  
розигии Оллоҳ таъоло буд, ба  
дини ислом ёри медоданд, ва

Пайгамбарро аз душманон мухофизат мекарданд ва факат розигии худоро умед мекарданд, ба хилофи Абутолиб ки, у низ ба пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам ёри медод, ва расулуллохро аз кофирон мухофизат мекард, факат барои онки у амаки Пайгамбар буд ва мухаббати табиъи уро барои ёрии Пайгамбар мачбур мекард.

Дар хаёташон, ягон маротиба Мадинаи мунааввараро баяди хичрат тарк накарданд, магар барои хачу умра ва газва, ва Мадинаи бетарин халки Худоро, Мадинаи Пайгамбар саллаллоху алайхи ва салламро хеле дуст медоштанд.

## **Парҳезгортарини уммати Ислом**

Парҳезгортарини уммат аз пулу моли дунё, тамоми пулу моле, ки чамъ карданд, дар рохи Ҳудо нафака карданд. Духтарашон Оиша разияллоху анҳо Модари Муъминон, вакте ки Абубакр разияллоху анҳу аз дунё гузаштанд гуфтанд:

"ما ترک دینارا و لا درهما"

На динору на дирхам гузашта рафтанд"

Бар уммат, шахси амонатнигахдор, аз чумлаи котибони вахий Илохи, шучоъттарини уммат баъди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ибни Абдулҳалим (раҳматуллоҳи алайҳ) гуфтанд:

"أبو بكر أقوى قلبا من جميع الصحابة، لا يقاربه في ذلك أحد منهم، لم يعرف له فقط، أنه جبن عن قتال عدوه "

Калби Абубакр, аз чамиъи калби сахобаҳо бокувват аст. Касе аз сахобаҳо ба Абубакр дар ин наздик нестанд. Аз Абубакр, ягон маротиба шунида нашудааст ки, аз ҷанги душманашон тарсида бошанд.

## **Кадри Абубакр дар назди душманони Ислом**

Ва ҳатто душманони Ислом низ, бузурги ва фазилати Абубакро медонистанд, ва аз Абубакр метарсиданд. Дар Саҳехи Бухори ва Муслим ва Сунану Масониду

Магози, омадааст ки, вакте ки дар чанги Ухуд мусалмонон маглуб шуданд, Абу Суфён ки, дар он вакт кофир буд ба болои кух баромада ба сии мусалмонон хитоб карда гуфт: Оё дар кавм Мухаммад хаст?

Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам ба сахобагон гуфтанд: чавоб надихед!

Абу Суфён гуфт: оё дар кавм Абубакр хаст? Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам гуфтанд: чавоб надихед!

Абу Суфён гуфт: оё дар кавм Умар хаст?

Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам гуфтанд: чавоб надихед.

Абу Суфён ба хамрохонаш гуфт:  
Барои шумо хаминҳо кифоя хаст:  
яъне мавти Пайгамбар саллаллоҳу  
алайҳи ва саллам ва Абубакру  
Умар барои шумо кифоя аст.

### **Халифаи Расулуллоҳ**

Ва ба уммати Ислом, баъди  
Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва  
саллам халифа шуданд. Сохиби  
фикри рост, ва акли комил, Вакте  
ки Пайгамбар саллаллоҳу алайҳи  
ва саллам бо сахобагон машварат  
мекарданд, аввалин шахсе ки  
сухан мекард, Абубакр разияллоҳу  
анҳу буданд. Ва Пайгамбар  
саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо  
фикри Абубакр амал мекарданд,  
чи хеле ки дар сулҳи Ҳудайбия ва

асирони бадр, фикри дигаронро тарк карда бо фикри Абубакр амал карданд. Киссаи сулхи худайбия дар Саҳехи Бухори, ва Муснади Имом Аҳмад аст ва киссаи Асирони бадр дар саҳехи Муслим аст. Ва ҳазрати Умар дар замони нубувват омада аз Абубакр маслихат мепурсиданд, барои мукаммал будани ақлашон ва вазнигу равшан будани фикрашон.

### **Оилаи Абубакр**

Дар байни сахобагон, ягон шахсе нест, ки падараш, модараш, фарзандонаш ва наберагонаш, Исломро қабул карда, пайгамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро

дарёфт карда бошад гайри  
Абубакр разияллоху анху.

Абул-аббос (рахматуллохи алайх)  
гуфтанд:

"فَهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ إِيمَانٍ لَيْسَ فِيهِمْ مُنَافِقٌ، وَ لَا  
يَعْرِفُ هَذَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ"

Пас оилаи Абубакр разияллоху анху, хонаводае хастанд ки, оилаи ахли имон ва байни онхо мунофик нест. Ва ин хусусият дар гайри хонаи Абубакр ёфт намешавад.

وَ قَالَ: "لَلْإِيمَانِ بَيْوتٌ وَ لِلنَّفَاقِ بَيْوتٌ، فَبَيْوتٌ  
أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَيْتِ الْإِيمَانِ"

Ва гуфтанд: имон хонахо дорад ва нифок хонахо дорад, ва хонахой Абубакр аз хонаи имон аст. Ва аз ин оилаи ахли имон, Оиша духтари Абубакр разияллоху анху баромаданд. Дар зери тарбияи

шахси бузург ба воя расиданд, ки  
падарашон, рузҳо руза  
медоштанду шабҳо намоз  
мехонданд, ва нафакакунанда дар  
роҳҳои Ҳайр буданд. Агар Куръон  
кироат кунанд, оби ҷашми ҳудро  
дошта наметавонистанд, мардум  
факат овози гиряро  
мешунавиданд.

## **Собиқтарини уммат ба амалҳои солеҳ**

Дар ҷамиъи корҳои ҳайр аз  
хамма мукаддам буданд. Дар як  
ruz якчанд амалҳои солеҳро ба  
анҷом мерасониданд ки, ин  
хусусият дар гайри Абубакр ёфт  
намешуд. Рузе Пайгамбар

саллаллоху алайхи ва саллам  
пурсиданд: ки имruz руза  
гирифтааст? Абубакр гуфтанд:  
Ман. Расулуллох саллаллоху  
алайхи ва саллам пурсиданд, ки  
имruz ба чаноза рафтааст?  
Абубакр разияллоху анху гуфтанд  
ман. ки имruz бемореро аёдат  
кардааст? Абубакр разияллоху  
анху гуфтанд: ман. ки имruz ба  
мискине таъом додааст? Абубакр  
гуфтанд ман. сипас Пайгамбар  
саллаллоху алайхи ва саллам  
гуфтанд:

"ما اجتمعن في امرئ الا دخل الجنة" (راوه  
مسلم)

Ин амалҳо дар касе чамъ шавад ба  
чаннат медарояд. (ривояти  
Муслим)

Ва Абубакр разияллоху анху сохиби фасохати бузург ва хутbai пуртаясир буданд, Аввалин хатиб дар ислом, дар хузури Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам хутба мекарданд.

Ва ягон маротиба ба Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам бади накардаанд. Бинобар ин вакте ки Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам аз хач баргаштанд ба болои минбар баромада гуфтанд:

"أيها الناس اعرفوا لأبي بكر حقه فإنه لم يسئني  
قط" (أخرجه بن مندة)

"Эй инсонҳо ҳакки Абубакро бидонед! Зоро ки у ба ман ягон маротиба бади накардааст."

(ривояти Ибни Манда)

## **Махбутарин шахс ба Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам.**

Пайгамбарамон хеле Абубакро сахт дуст медоштанд. Амр ибнил Ос разияллоху анху гуфтанд: Ё расулаллох! Махбутарин шахс дар назди шумо кист? Пайгамбар гуфтанд: Оиша. гуфт: аз мардон кист? гуфтанд: падари Оиша, яъне хазрати Абубакр. Гуфт сипас ки? Гуфтанд: Умар. (ривояти Бухори ва Муслим)

Ва дар сахехи Бухори Абдуллох ибни Аббос разияллоху анху ривоят карданд ки Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам гуфтанд:

"لو كنـت متـخذ خـليلـا لا تـخذ أـبا بـكر خـليلـا"  
(رواه البخاري)

Яъне: агар шахсеро барои худ халил мегирифта бошам, Албатта Абубакрро халили худ мегирам. Халил: махбубтарин шахсе ки, ба у касеро дар муҳаббат наздик ва баробар карда намешавад... Пайгамбар саллаллоҳу алайхи ва саллам сахари ва бегоҳи ба хонаи Абубакр омада зиёрат мекарданд. Ва бо Абубакр унс мегирифтанд ва мегуфтанд: бародарам ва дустам. Ҳазрати Оиша Модари муъминон разияллоҳу анху гуфтанд: аз он рузе ки акли худро мешиносам, падару модари ман сохиби дин, яъне шахсони диндор буданд. Ва ҳар руз Пайгамбар

саллаллоху алайхи ва саллам,  
сахари ва бегохи ба назди падарам  
меомаданд, ва хамрохи падарам  
дар хусуси илму дин ва масолехи  
мусалмонон сухан мекарданд.  
(ривояти Бухори)

### **Абубакр сазовори муҳаббат**

Бандагони Худо! Оё он шахсе,  
ки пайгамбарамон уро дуст  
медоранд, дуст надорем?  
Пайгамбар саллаллоху алайхи ва  
саллам гуфтанд:

"نعم الرجل أبو بكر" (رواه الترمذی)  
Чи хел хам Абубакр марди хуб  
аст. (ривояти Тирмизи)  
وقال : "ابو بكر صاحبی و مونسی فی الغار"  
(رواه احمد)

Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам гуфтанд: Абубакр сохибу анисам дар гор аст. Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам ва Абубакр, дар гор ду шахсе ки сеюмини онхо Оллох Субхонаху ва таъолост. Вакте ки мушрикон дар чустучуи онхо буданду ба дари гор наздик шуданд, Абубакр гуфтанд:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدْمِيهِ  
لَا بَصَرَنَا"

Ё расулаллох! Агар якеи онхо ба зери кадамаш назар кунад моро мебинад. Сипас Пайгамбар гуфтанд:

"مَا ظنَكَ يَا أَبَابَكَرَ بِاثْنَيْنِ اللَّهِ ثَالِثَهُمَا" (رواه  
البخاري)

"Ту чи гумон дори эй Абубакр, ба он 2- шахсе ки сеюмини онхо Оллох субхонаху ва тъоло аст."  
(р- Бухори)

Ва ин фазилат хос ба Абубакр аст, ки касе аз сахобаҳо ба у шарик нестанд, Ва Пайгамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар гор, вакте ки ғамгинии Абубакрро диданд гуфтанд:

"لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا"

Гамгин машав! Оллох тъоло хамроҳи мост. Ва дар он ҷо гайри Пайгамбар ва Абубакр касе набуд. Пайгамбарамон, духтари Абубакрро хонадор шуданд ва маҳбубтарини занҳои расули Ақрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам Оиша буданд. Пайгамбар

саллаллоху алайхи ва саллам дар огуши духтари Абубакр аз олам чашм пушиданд ва дар хучраи Оиша духтари Абубакр дафн шуданд. ки ин хусусият дар касе гайри Абубакр разияллоху анху ёфт намешавад. Пайгамбарамон Абубакрро ба du пайгамбар монанд мекарданд ба Иброхим ва ба Исо. (ривояти Муслим)

Ва барои нусрати ин дини Ислом, ба Пайгамбар бо нафсу молашон ёри доданд, хатто ки Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам гуфтанд:

"ما لأحد عندنا يد، إلا كافئناه عليها، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيمة"  
(رواه الترمذى)

Касе, ки ба мо неки карда бошад, мо ба у иваз гардонидем ва ба у мукофот додем, гайри Абубакр, пас бар зимаи мо некихои Абубакр хаст, ки Оллох Тъоло ба сабаби он некихо рузи киёмат ба Абубакр мукофот медиҳад. Ва гуфтанд:

"ان أعظم الناس علينا منا أبو بكر، زوجني بنته، و واساني بماله، و ان خير المسلمين مالاً أبابكر، اعتق منه بلا، وحملني الى دار الهجرة" (أخرجه ابن عساكر)

Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам фармуданд: "Бузургтарин ва бисёртарин шахсе ки ба мо хайрот кард Абу бакр аст, духтарашро ба ман хонадор кард, ва бо молаш нафака кард, ва албатта бехтарин моли мусалмонон моли Абубакр аст, аз

молаш Билолро озод кард, ва маро ба дорул хичрат, яъне ба Мадина овард." (р-ибни Асокир)

Ва 7-нафар гуломхое ки ба сабаби мусалмониашон кофирон азоб медоданд, Абубакр разияллоху анху бо пули худ харида озод карданд. Бинобар ин амалҳои бузурги Абубакр, пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам гуфтанд:

"أبو بكر في الجنة" (رواه الترمذى)

"Абубакр аз ахли чаннат аст." (ривояти Тирмизи) Балки Абубакр, аввалин шахсе ки баъди Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам ба чаннат медароянд.

"أما إنك يا ابوبكر أول من يدخل الجنة من امتى" (رواه ابو داود)

"Бидон ки эй Абубакр! ту аввалин шахсе ки аз уммати ман ба чаннат медарои!" (ривояти Абудовуд)

Балки Абубакр, аввалин шахсе ки баъди тамоми пайгамбарон ба чаннат медароянд. Ва аз ин хам бузургтаринаш он аст, ки хазрати Абубакри Сиддик, аз 8-дари чаннат даъват карда мешаванд. Ва ин хусусият ба касе гайри Абубакр собит нашудааст. Абул-аббос (рахматуллохи алайх) гуфтанд. "و لهذا قال من قال من العلماء:

فضائل الصديق خصائص لم يشاركه فيها غيره"

Бинобар ин баъзе олимон гуфтанд ки, фазилатҳои Абубакр хасоис аст, яъне ҳар як фазилате ки Абубакр

доранд, хос дар хакки Абубакр аст, касе ба он шарик нест.

## **Мұхаббати Саҳобагон ба Абўбакр**

Ва Саҳобагони киром, ҳазрати Абубакрро бузург мешуморанд ва дуст медоштанд. Умар разияллоху анху вакте ки шуниданд ки, касе Умарро аз Абубакр афзал мешуморад, гуфтанд:

"وَاللَّهُ لِلْلَّيْلَةِ مِنْ أَبْيَ بَكْرٍ وَ يَوْمٍ، خَيْرٌ مِنْ عَمْرٍ وَ  
أَلْ عَمْرٍ"

"Касам ба номи Худо ки як шабонарузии Абубакр, бехтар аз Умар ва оли Умар аст."

Ва дар назди Саҳобагон мегуфтанд:

"أبو بكر سيدنا و خيرنا و أحبنا إلى رسول الله"  
(رواه البخاري)

"Абубакр сайиди мо ва бехтарини мо, ва маҳбутарини мо ба Расулуллоҳ хастанд." (ривояти Бухори) ва касе ин суханро инкор намекард.

Ибни Умар разияллоҳу анхумо гуфтанд:

"كنا زمن الذي لا نعدل بأبي بكر أحدا : (رواية  
البخاري)

"Мо дар замони Пайгамбар саллаллоҳу алайхи ва саллам касеро ба Абубакр баробар намекардем." (ривояти Бухори)

Ва аз чихати сахобагон Абубакро дустдоштанашон, фарзандони худро бо номи Абубакр ном мегузоштанд. Хазрати Али

(разияллоху анху), яке аз фарзандонашонро Абубакр ном гузоштанд ва дигареро Умар. Хазрати Али (разияллоху анху) гуфтанд:

"لا يفضلني أحد علي أبي بكر و عمر، الا جلتـه حد المفترـي" (آخرـه ابنـ أبي عاصـم)

Маро касе аз Абубакр ва Умар афзал нашуморад. Агар касе маро аз Абубакру Умар афзал гуяд, уро ба хади дуруггүй дарра мезанам. барои он ки, ин сухан дуруг аст, бинобар ин чазои дуруггуйро медихам гуфтанд. (ривояти Ибни Аби Осим)

## **Хукми мухаббати Абубакр**

Абул фарач ибнил чавзи  
(рахматуллохи алайх) гуфтанд:  
"كَانَ الْسَّلْفُ يَعْلَمُونَ أَوْلَادَهُمْ حَبَّ أَبِي بَكْرٍ وَ  
عُمَرَ كَمَا يَعْلَمُونَهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ"

Салаф, яъне Сахобаҳо ва тобиъину табаъ-тобиъин, ба фарзандони худ мухаббати Абу бакру Умарро таълим медоданд, чи хеле ки сураи куръонро таълим медоданд.

### **фатво:**

Ҳасани Басриро пурсиданд, оё мухаббати Абубакру Умар суннат аст?

Ҳасани Басри гуфтанд: не, балки фарз аст.

## **Вафоти Абубакри сиддик**

Абубакр 63-сола шуда, дар синни расууллох саллаллоху алайхи ва саллам вафот карданд. Ва дар хучраи Оиша хамрохии расууллох саллаллоху алайхи ва саллам дафн шуданд. (ривояти Ибни Саъд)

Хонандагони азиз! ин буд баъзе аз фазилатҳои Абубакри сиддик разияллоху анху. Пас хакки сохиби расууллох саллаллоху алайхи ва салламро бидонед ва хурамати уро ба чо оред.

## **Амири Муъминон**

### **Умар ибни Хаттоб**

В а бехтарини Сахобагон, балки бехтарини фарзандони одам, баъди Пайгамбарону баъди Абубакр, ва махбубтарини сахобаҳо ба расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам баъди Абубакр, Амири муъминон, Абу Ҳафс Умар ибни Хаттоб ибни Нуфайл, разияллоҳу анҳу ва арзоҳ ҳастанд.

### **Сифатҳои Умар**

Соҳиби хайбати бузург, шахсе ки шайтон аз у мегурезад, 2-юмини хулафои рошидин, шаҳиди

мехроб, башоратдодашууда ба чаннат, Соли шашуми беъсат, Исломи азизро кабул карданд. Абдуллоҳ ибни Масъуд разияллоҳу анху гуфтанд:

"ما زلنا أعزهً منذ اسلم عمر" (رواه البخاري)  
Аз он рузе ки Умар Исломро кабул кард, мо азиз хастем. яъне, пеш аз Исломи Умар, сахобагон аз чониби душманони Худо бисёр азият медианд. Ва аз чихати хавфи мусалмонон аз мушрикон, Оллоҳ Таъоло пеш аз исломи Умар ошкоро ибодат карда нашуда буд,. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам фармууданд:

"ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه، و هو الفاروق فرق بين الحق و الباطل، فعبد الله جهرا ولم يعبد جهرا قبل ذلك"

(أخرجه ابن سعد في الطبقات)

"Оллох Таъоло хакро ба дилу забони Умар гузоштааст, Умар форук аст, байни хакку ботил чудо кард, хатто Худованд ошкоро ибодат карда шуд, ва пеш аз ин ошкоро ибодат карда нашуда буд."

(ривояти ибни саъд)

Абдуллох ибни Масъуд гуфтанд:  
"وَلَقَدْ رَأَيْتُمَا مَا نَسْطَبْيْعُ أَحَدًا إِنْ نَصَلُ إِلَى  
الْبَيْتِ حَتَّىٰ اسْلَمْ عُمَرْ"

"Ва мо мусалмонон, ба хонаи Каъба расида наметавонистем, то он вакте ки Умар исломро кабул кард. Умар разияллоху анху баъди 6-соли пайгамбар шудани хазрати Мухаммад алайхис салоту вас салом Исломро кабул карданд. Ва дар он руз 27-сола буданд. Ва

Исломи Умар баъди 39 ё 40 марду 11-зан буд.

Хонандагони азиз! Бубинед ки дар муддати 6-соли пайгамбари, 50-нафар мусалмон шудасту халос. Ва вакте ки хазрати Умар разияллоху анху Исломро кабул карданد, мусалмонон хеле хурсанд шуданд ва Ислом дар Макка зохир шуд.

### **Фазилати умар**

Хакикатан, дар фазли Умар разияллоху анху аз болои 7-кабат осмон вахийи Илохи омадааст. Аз он чумла, Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам гуфтанд:

"لو كان بعدينبي لكان عمر" (رواه احمد و الترمذى و الحاكم و صححه الالباني)

"Агар баъди ман касе пайгамбар мешуд, албатта Умар пайгамбар мешуд.

Ва Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам гуфтанд:

"لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه الا عمر"

"Агар аз осмон ягон азоб ояд, гайри Умар касе начот намеёбад."

Ва дар сахехи Бухори аз хадиси Абу-Хурайра разияллоху анху омадааст ки Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам гуфтанд:

"لقد كان فيمن كان قبلكم من الأمم محدثون،  
فإن يكن في أمتي أحد فانه عمر" (رواه البخاري)

"Дар умматони гузашта, шахсоне буданд, ки ба дили онҳо ҳак илҳом карда мешуд. Агар аз уммати ман ягон шаҳс аз онҳо бошад, пас он Умар аст."

Чанд маротиба ба Пайгамбар саллаллоҳу алайхи ва саллам маслихат доданд, сипас Куръон нозил шуда сухани Умарро тасдик мекард. Бинобар ин уламо зикр карданд ки Умар разияллоҳу анху дар 30-масъала ба вахӣ мувофикат кардаанд. Аз он чумла, вакто ки Абдуллоҳ ибни Убай ибни Салул, сардори муноғикон вафот кард, писари Абдуллоҳ ибни Убай омада аз Расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам талаб кард ки куртаашонро ба падараш диханд,

то ин ки бо либоси мубораки  
Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва  
саллам падарашро дағн кунад,  
Чобир разияллоҳу анху мегуянд:  
"ما سئل رسول الله شيئاً قط، فقال لا" (رواه  
مسلم)

Вакте ки расулуллоҳ саллаллоҳу  
алайҳи ва саллам чизе пурсида  
мешуданд, Ягон маротиба не  
намегуфтанд.(ривояти Муслим)  
Ва либоси худро доданд, ва ба  
намози чаноза хондан шурӯъ  
карданд ки, Умар разияллоҳу анху  
гуфтанд: Ё расулаллоҳ! ба у  
намози чаноза меҳонед? холо он  
ки у мунофик аст, Пайгамбар  
саллаллоҳу алайҳи ва саллам  
гуфтанд: Оллоҳ Таъоло ба ман  
ان تستغفر لهم أو لا"ихтиёр додааст.

تستغفر لهم ، ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر  
"الله لهم"

Худованд гуфт: эй Пайгамбар!  
Агар шумо ба кофирон хох  
истигфор пурсед, хох напурсед ва  
агар 70-бор истигфор пурсед хам,  
харгиз Оллох Таъоло кофиронро  
намебахшад. Дар ин оят, Оллох  
субхонаху ва таъоло Пайгамбар  
саллаллоху алайхи ва салламро ба  
мунофикону кофирон аз истигфор  
гуфтан манъ накард, лекин гуфт,  
ки истигфори шумо ба онҳо фоида  
намедихад. Бинобар ин,  
Расулуллох саллаллоху алайхи ва  
саллам ба хотири писари  
Абдуллох ибни Убай, ки мусалмон  
буд, ба падарааш намози чаноза  
хонданд. Умар гуфтанд: мо низ

хамрохии Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба у чаноза хондем, сипас Оллоҳ Субҳонаҳу ва таъоло оят нозил кард:

"و لا تصل على أحد منهم مات أبداً، و لا تقم  
على قبره انهم كفروا بالله و رسوله و ماتوا وهم  
فاسقون" (سورة توبة-84)

Маънои оят чунин аст: ба касе аз кофирон хеч гоҳ Намози чаноза ва дуъо накунед! Ва ба дафни кофирон ва ба зиёрати кабри онҳо наравед! зерро ки онҳо ба Оллоҳ Таъоло ва ба Пайгамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам коғир гузаштанд.

Ва дар Саҳехи Бухори аз Анас ибни Молик разияллоҳу анҳу омадааст ки, ҳазрати Умар ба Пайгамбар саллаллоҳу алайҳи ва

саллам гуфтанд: ё расулаллох! Ба  
назди шумо неку бад медарояд,  
хуб мешуд ки модарони  
муъминонро, яъне хамсаронатонро  
ба пущидани хичоб амр мекардед,  
сипас Оллох Таъоло ояти хичобро  
нозил кард.

## **Мұхаббати Саҳобагон ба Умар**

Саҳобагони киром, хазрати  
Умарро дуст медоштанд.  
Абубакри сиддик разияллоху анху  
гуфтанд:

"ما على وجه الأرض أحد أحب إلى من عمر"  
(اخرجه ابن عساكر)

Дар руи замин, касе нест ки аз  
Умар ба ман махбуттар бошад.  
(ривояти ибни Асокир)

Абубакр разияллоху анху пеш аз  
вафоташон мусалмононро васият  
карданд ки, баъди ман Умар  
халифа шавад, пас касе ба  
Абубакр гуфт:

"ماذا تقول لربك و قد وليت عمر؟"

Эй Абубакр, ба Парвардигоратон  
чи мегуед ки, шумо Умарро  
халифа гузошта рафтед. Абубакр  
гуфтанд:

"أقول لهم، وليت لهم خيرهم" (اخرجه ابن  
سعد)

Ба парвардигорам мегуям ки, ба  
мусалмонон бехтарини онхоро  
халифа кардам. (ривояти Ибни  
саъд)

Анас разияллоху анху гуфтанд:  
Марде ба назди Пайгамбар  
саллаллоху алайхи ва саллам  
омада гуфт: ё Расулаллох! Киёмат  
кай мешавад? Пайгамбар  
саллаллоху алайхи ва саллам  
гуфтанд: ба киёмат чи омода  
карди?

гуфт: чизе не, гайри ин ки ман  
Худою Пайгамбарро дуст  
медорам.

Пас Пайгамбар (саллаллоху алайхи  
ва саллам гуфтанд:  
"Ту хамрохии шахси дустдоштаат  
мешави!"

яъне, хамрохии Пайгамбар  
саллаллоху алайхи ва саллам дар  
чаннат мебоши. Анас разияллоху  
анху гуфтанд: мо ба ягон чиз

хурсанд нашуда будем, чи хеле ба  
ин сухани Расулulloх саллаллоху  
алайхи ва саллам хурсанд шудем.  
Вакте ки гуфтанд, ту дар охират  
хамрохии дустдоштаат мебоши.  
Анас гуфтанд: Пас ман Пайгамбар  
саллаллоху алайхи ва саллам, ва  
Абубакру Умарро дуст медорам,  
ва умед мекунам ки ба сабаби  
онхоро дуст доштанам, дар чаннат  
бо хамрохии онхо бушам,  
агарчанде ки мисли онхо амал  
карда натавонам хам.

## **Мұхаббати Расулуллоҳ ба Умар**

Ва расулуллох саллаллоху  
алайхи ва саллам умарро дуст

медоштанд ва духтари умар  
Хафсаро хонадор шуданд. Ва  
Пайгамбар саллаллоху алайхи ва  
саллам Умарро ба 2-пайгамбар  
монанд мекарданд, ба Нуҳу ба  
Мусо. (ривояти Муслим)

## **Қиссаи вафоти умар**

Имом Бухори дар қиссаи мавти  
Умар разияллоху анху аз Амр  
ривоят карданд, ки Амр  
разияллоху анху гуфтанд: Мо дар  
саф, дар намози бомдод чамъ шуда  
будем, ва байни ману байни Умар,  
Абдуллоҳ ибни Аббос буд. Ва  
Умар байни сафхо гузашта

мегуфтанд: (استووا) яъне  
сафхоро рост гиред!

ва бинанд ки сафхо рост аст, пас  
пеш мегузаштанд ва Аллоху  
Акбар гуфта ба намоз шуру  
мекарданд, ва гоҳо сураи Юсуф ё  
Нахл ё ба монанди инҳо суроҳои  
дарозро кироат мекарданд. Вакте  
ки он руз Аллоху Акбар гуфтанд,  
сукут карданд, хатто ки шунидам  
ки гуфтанд:

"قتلني أو أكلني الكلب"

"Маро саг хурд, ё ба катл  
расонид."

намози бомдод ки, дар торики буд  
ва дар он замона ҷароғ набуд. Абу  
Луълуъаи мачуси лаъанаҳуллоҳ  
бо як ҳанҷар (як корде, ки 2-  
тарафаш тезу мобайнаш ҷои даст

буд,) хазрати Умарро бо баробари Аллоху Акбар гуфтан зад. Ва баъди ин ки Умарро зад, аз пеши касе гузарад уро бо кордаш мезад, хатто ки 13-нафарро корд зад, 7-нафари онҳо вафот карданد, ва боки чароҳатдор шуданд, ҳамма дар намоз буд, ва яке аз мусалмонон, ба болои он мачуси лаънатуллоҳи аълайҳ чомаи худро партофт, мачуси гумон кард, ки уро мусалмонон дастгир карданд, ва дар хол ба худаш корд зад ва худашро низ ҳалок кард, То ин ки азоби дунёро пеш аз азоби охират ҷашад. Ва Умар разияллоҳу анҳу аз кафо, Абдураҳмон ибни Авфро ба ҷои худ қашиданд. Онҳое, ки дар кафои Умар буданд, инро

диданд, аммо онхое ки дар атрофи масчид буданд, чизеро намедонистанд, гайри ин ки овози Умарро гум карданد, ва Субхоналлох Субхоналлох мегуфтанд, то ин ки кироат баланд шавад. Сипас Абдуррахмон ибни Авф намозро сабуктар тамом карданд. Вакте, ки намоз тамом шуд, Умар гуфтанд! "эй ибни Аббос! Бубин, маро ки куштан хост," Абдуллох ибни Аббос омада гуфтанд: гуломи мугира яъне Абу Луълуъай мачуси.

Умар гуфтанд: Худо уро халок кунад, дар хакикат ба у некихо карда будам. Хамд ба Оллох Таъоло ки марги маро ба дастি марде ки даъвои мусалмони дорад

нагардонид, яъне: Алхамдулилох  
ки маро марди мусалмон ба катл  
нарасонид.

Пас Сахобагон Умарро ба  
хонаашон бардошта бурданд. Амр  
разияллоху анху мегуянд: мо низ  
рафтем ва гуё ки ба мардум аз ин  
дида дигар мусибат наомадааст. Ба  
Умар шир доданд, ки шир аз чои  
чарохат берун баромад, табион  
донистанд ки у вафот мекунад,  
сипас Умар ба писарашон  
гуфтанд: эй Абдуллох ибни Умар!  
ба назди Оиша рав ва бигу! Умар  
ба ту салом мегуяд. Амири  
муъминон нагуй! зеро ки ман  
баъди имruz амири муъминон  
нестам, ва бигу ки Умар аз ту

рухсат мепурсад ки, бо хамрохии Пайгамбару Абубакр дафн шавад. Пас Абдуллоҳ ибни Умар ба назди Оиша рафтанд, ки Оиша гиря мекарданд. Гуфтанд: Умар ба ту салом мегуяд ва аз ту ичозат мепурсад ки хамрохии сохибонаш дафн шавад. Модари мӯъминон Оиша разияллоҳу анҳо гуфтанд: ин маконро барои худам меҳостам, лекин Умарро аз худам муқаддам медонам. Абдуллоҳ ибни Умар баргаштанд, Саҳобаҳо ба Умар гуфтанд: Абдуллоҳ ибни Умар омад.

Умар гуфтанд: маро шинонед! пас Умарро як мард ба худаш такя кунонид. Умар гуфтанд: чи ҳабар оварди? Абдуллоҳ ибни умар

Гуфт: чизи дустдоштаатонро эй амири мъминон ичозат дод. Умар гуфтанд: Алхамдулиллох аз ин дида дигар кори мухим надоштам. Агар ман вафот кунам, маро бардоред ва ба Оиша салом дех ва бигу ки Умар бори 2-юм ичозат мепурсад, агар ичозат дихад маро дароред, ва агар ичозат надихад маро ба кабристони мусалмонон баред! Ва хамин тавр Умар низ аз дунё гузаштанд, ва мегуфтанд хар руз дар байни мардум овозае мешавад, ки имruz фалони аз дунё гузашт ва як рузе меояд, ки Умар низ аз дунё мегузарад, ва он руз хам омад.

## **Умар шахси чаннати аст**

Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам дар хакки умар чунин гуфтанд:

عمر في الجنة (رواه الترمذى)

Умар аз ахли чаннат аст.(ривояти Тирмизи)

Ва Умар разияллоху анху дар синни 63-солаги дар сини пайгамбару Абубакр вафот карданد, ва хамрохии онҳо дағн шуданд. Оллоҳ таъоло аз умар Рози шавад.

## **Амири Муъминон Усмон ибни Аффон**

Ва сеюмини хулафои рошидин,  
саҳттарини уммати ислом аз руи

шарму хаё, чамъкунандаи Куръони Карим, шавхари 2-духтари Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам, соҳиби ду хичрат, хичрате ба ҳабаша ва хичрате ба Мадина, шахсе, ки фариштаҳо аз у шарм медоранд, рузҳо рузадору шабҳо намозгузор, башоратдодашуда ба чаннат, Амири муъминон, Усмон ибни Аффони зиннурайн, разияллоҳу анҳу ва арзоҳ.

Дар аввали Ислом, ба сабаби даъвати Абубакри Сиддик разияллоҳу анҳу Исломи азизро қабул карданд. Рукайя дуҳтари Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро хонадор шуданд, ва соли дуюми хичри, Рукайя аз дунё

гузаштанд, сипас Пайгамбар  
саллаллоху алайхи ва саллам  
Умми Гулсум ном духтарашонро  
ба Усмон хонадор карданد,  
бинобар ин баъзе ахли илм  
мегуянд, ки дар таърихи  
Пайгамбарон ягон шахсе нест ки  
ба як пайгамбар ду бор домод  
шуда бошад гайри Усмон, ва  
барои ин хам зиннурайн гуфта  
мешуданд, яъне сохиби ду нур.

## Мухаббати Курайш ба Усмон

Курайшихо Усмонро хеле дуст  
медоштанд, хатто занҳо, кудакони  
худро хитоб карда мегуфтанд:  
"أَحِبُّكَ وَالرَّحْمَنُ حُبُّ قَرِيْشٍ لِعَمَانٍ"

Яъне: касам ба номи Худо ки, туро дуст медорам, чи хеле ки Курайшихо Усмонро дуст медоранд.

## **Башоратҳои пайғамбар ба Усмон**

Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам Усмонро чанд маротиба ба чаннат башорат доданд, аз ҷумла: вакте, ки ба назди Расулуллоҳ омада иҷозат пурсиданд: Абу Мусоӣ Ашъари разияллоҳу анҳу ба Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд, ё Расулаллоҳ Усмон иҷозат мепурсад, Расулуллоҳ

саллаллоху алайхи ва саллам  
гуфтанд:

"اَذْنُ لِهِ وَبَشْرَهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بُلُوْيٍ سَتْصِيْبَهِ"  
(رواه البخاري)

"Ба у ичозат дех ва уро ба чаннат  
башорат дех. Бо хамрохии  
мусибатхое, ки ба сараш меояд."

Ва Пайгамбар саллаллоху алайхи  
ва саллам гуфтанд:

"مَنْ حَفَرَ بَئْرًا رُومَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَحَفَرَهُ عُثْمَانُ"  
(رواه البخاري)

"Ки барои мусалмонон чохи  
Румаро мехарад? касе, ки бихарад  
барои у чаннат аст, сипас Усмон  
разияллоху анху хариданд."  
(рмвояти Бухори)

Вакте ки хазрати Усмонро  
Мисрихо аз масҷид манъ карданد,  
Усмон ба онҳо гуфтанд:

"هل تعلمون أن المسجد ضاق باهله، فقال رسول الله: من يشتري بقعة آل فلان، فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة، فشتريتها من صلب مالي، فانتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها"

Оё медонед ки дар замони расууллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам масҷид ба ахлаш танги кард? Сипас расууллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: ки хонаи фалониро бо пули ҳалоли худ ҳарида ба масҷид изофа мекунад? Пас мукофоташ ба ивази он макон, дар чаннат бехтар аз он дода мешавад. Сипас бо пули ҳалоли худ ҳаридам, акнун шумо эй мисриҳо имruz маро аз намоз ҳондан дар масҷид манъ мекунед? пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд:

"عثمان في الجنة" (رواه الترمذى)

Усмон аз ахли чаннат аст.  
(Ривояти Тирмизи)

Бандагони Худо! кори одди нест,  
ки инсон дар дунё зиндаги  
мекунад, ва у аник медонад ки  
бозгашти у ба чаннат аст, оё аз ин  
дига фазилати бузург хаст?

### **Хучуми мисриҳо ба Усмон**

Дар хакки Усмон, мунофикон  
тухматхое карда буданд, бинобар  
ин баъзе Мисриҳо бо нияти катли  
Усмон ба Мадина омаданд, ва  
атрофи хонаи Усмонро ихота  
карданд. Сахобагони киром барои  
чангии мисриҳо чамъ шуданд,  
сипас хазрати Усмон разияллоҳу  
тіху ба сахобагон касам хурда

гуфтанд ки, аз ин амал боз истед. Усмон разияллоху анху нахостанд, ки ба сабаби хаёташон хуни мусалмонхо резад. Ва як шаб хоб диданд ки Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам бо хамрохии Абубакру Умар нишаста буданд ва пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам ба Усмон гуфтанд:

أفطر عندنا الليلة يا عثمان

"Эй Усмон, имшаб бо хамрохии мо ифтор кун."

Усмон разияллоху анху донистанд ки, ба онхо хоханд расид яъне: вафот мекунанд, сипас он сахари руза гирифтанд, то ин ки бегохи бо хамрохии Расулуллох ва Абубакру Умар хамрох ифтор кунанд. Ва дар он руз Усмон

разияллоху анху аз чониби мисрихо кушта шуданд, ва он руз рузадор буданд. Оллох Субхонаху ва таъоло аз Усмон рози шавад.

## **Амири Муъминон Али ибни Абитолиб**

Ва чахорумини хулафойрошидин, Али ибни Аби Толиб, писари амаки Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам, ва домоди Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам, падари наберагони Расулуллох, Хасан ва Хусейн, шахсе, ки Оллох Таъоло ва Пайгамбараш уро дуст медорад ва у Оллох Таъоло ва пайгамбарашро дуст медорад,

шахсе, ки Расулulloх саллаллоху алайхи ва саллам аз дунё аз у рози шуда гузаштанд, шахсе, ки уро мұмъмин дуст медорад ва мунофик бад мебинад. Манзалаи Али дар назди Расулulloх, саллаллоху алайхи ва саллам мисли манзалаи Хорун дар назди Мусо алайхиссалоту вас салом аст. Шахсе ки бо шучоъату хитобату балогат машхур буданд, баъди вафоти Усмон разияллоху анху ба мусалмонон халифа шуданд, подшохи одилу козии бохикмат, умар разияллоху анху гуфтанд:

أقضانا على (رواه البخاري)

"Қозитарини мо Али хастанд"  
(ривояти бухори)

Сохиби фахми дақиқу қудрати қонеъкунанда дар як руз ба сабаби даъвати ҳазрати Али разияллоху анху тамоми шахри Ҳамадон дини мубини Исломро кабул карданд,

### **Фазилати Али**

Фазилату манокиби ҳазрати Али разияллоху анху машхур аст. Хатто ки Имом Ахмад (рахматуллохи алайх) чунин гуфтанд: дар хакки ягон сахоба мисли ҳазрати Али разияллоху анху фазилати бисёр событ нашудааст.

Ва Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам Ҳазрати Алиро ба чаннат башорат доданд:

"علي في الجنة" (رواه الترمذی)

"Али дар чаннат аст. (Ривояти имом Тирмизи)

Хонандагони азиз! Имоми Аъзам, имом Абу Ханифа (рахматуллохи алайх) дар "фикхи акбар" чунин гуфтанд:

Афзалтарини инсонҳо баъди пайгамбарон, Абубакри Сиддик хастанд,  
сипас Умари форук,  
сипас Усмони зиннурайн  
сипас Алии муртазо.

Оллоҳ таъоло, аз чамии онҳо рози шавад. Тартиби фазилати онҳо, айнан тартибашон дар хилофат аст. Аввал Абубакр, сипас Умар сипас Усмон сипас Али. Абул-аббос гуфтанд:

"من طعن في خلافة أحد من هؤلاء، فهو أضل من حمار أهله"

"Касе, ба хилофати якеи онхотаъна занад, пас у аз хари хонагиаш хам гумрохтар аст."

Ба хилофати онхотаъна задан ин аст ки, масалан Абубакр ба халифаги сазовор нест гуяд, бояд фалони ба чои у халифа мешуд, ва ба монанди ин суханхо, ба хилофати онхотаъна аст."

## **Афзалият байни сахобагон**

Бо иттифоки уламо, бехтарини Сахобагон хулафои рошидин хастанд.

Хулафои рошидин, Абубакру умару Усмону Али хастанд.

Сипас 6-нафроне ки ба чаннат башарот дода шуданд: ки онхо:

Талха ибни Убайдиллох, Зубайр ибни Аввом, Абдуррахмон ибни Авф, Саъд ибни аби ваккос, Саъид ибни Зайд, ва Абу-убайда ибни Чаррох, Хастанд. (Хадис дар сунани Тирмизи, ва ибни Моча аст)

Чаҳор нафар хулафои рошидин ва бокимонда шаш нафарони ба чаннат башоратдода шудагонро, ашараи мубашшара мегуянд, яъне даҳ шахсони ба чаннат башорат дода шуда, барои он ки Пайгамбар саллаллоҳу алайхи ва саллам инҳоро ба чаннат башорат додаанд.

## **Мухаббати Олимон ба даҳ ёрони бихишти**

Ва аз чихати дустдоштани Олимон, даҳ ёрони бихиштиро, фарзандони худро бо номи онҳо ном мегузоштанд, Мухаддисон, ба монанди Ҳасан ибни арафах яке аз устозони Имом Тирмизи ва Ибни Дақикил ид (рахматуллоҳи алайҳ) ҳар яки онҳо даҳ номи фарзондони худро бо номи даҳ ёрони бихишти ном гузоштанд. Абубакр ибни Абдувуд баяди ин ки фазилати 10-шахсони бихиштиро баён карданд чунин гуфтанд:

**"وَقُلْ خَيْرٌ قَوْلٌ فِي الصَّحَابَةِ كُلَّهِمْ"**

Эй мусалмонон! Дар ҳакки чамиъи Сахобагон суханҳои нек бигуед!  
Яъне, сухани неки шумо, факат

дар хакки даҳ ёрони бихишти Нашавад. Балки, дар хакки тамоми Сахобагон суханхои нек бигуед.

"و لا تك طعانا تعيب و تجرح"

Сахобагони киромро таъна назанед, ва онхоро айб накунед!

### **Азият харом аст**

Мухтарам Хонандагон! Оллоҳ таъоло ба муъминон, азият додани хамдигарро харом гардонид. хоҳ бо хакорату дашном додан бошад хоҳ, гайбату хамзу ламз бошад. Худованд гуфт:

"ويل لكل همزة لمزة"

Вайл бод, ба хар як шахсе ки мусалмононро бо сухан ё бо харакатҳои хархела масхара

мекунад, вайл водие дар чаханам аст.

ва дар сураи Аҳзоб Оллох таъоло гунохи онхое ки мусалмононро тухмат мекунанд хабар дода гуфт:  
وَ الَّذِينَ يُؤْذَنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمَنَاتُ بِغَيْرِ مَا  
أَكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بِهَتَانًا وَ أَثْمًا مُبِينًا" {سورة  
الْأَحْزَاب: 57}

Оллох таъоло мегуяд: онхое ки Муъминону Муъминазанхоро азийят медиханд, бо амали ичро накардаашон онҳоро тухмат мекунанд, дар хакикат тухмат ва гунохи ошкоро бардошт кардаанд. Ин ваъид ба шахсе ки муъминонро азийяту дашном медихад, пас чи бошад гунохи он шахсоне ки Сахобагони Киромро тухмат мекунанд, ва онҳоро Хакорату

дашном медиханд. Дар хакикат Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам аз хакорату дашном додани Сахобагони киром, умматро нахй карданд. Абу Саъиди Худри разияллоху анху ривоят карданد ки Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам фармуданд:

"لَا تُسْبِّوا أَصْحَابِي، لَا تُسْبِّوا أَصْحَابِي،  
فَوَالذِّي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْ أَحْدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحَدِ  
ذَهْبًا مَا أَدْرِكَ مَدْأَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ" (متفق  
عليه و اللفظ لمسلم)

Расулуллох гуфтанд: Сахобаҳои маро ҳакорат накунед! Сахобаҳои маро ҳакорат накунед! Касам ба он зоте ки чони ман дар дасти уст, агар якеи шумо мисли кухи Ухуд тилло садака кунад, бар як каф садакаи онҳо баробар намешавад,

ва на ба ними кафи онхо. ( р-  
Бухори ва Муслим)

Имом Абуханифа (рахматуллохи  
алайх) дар васийяташон гуфтанд:  
و يحبهم كل مؤمن تقى، و يبغضهم كل منافق  
شقي ".

"Ва Сахобагонро хар як мульмини  
Худотарс дуст медорад, ва хар як  
мунофики бадбаҳт бад мебинад."

Ва ин сухани Имоми Аъзамро,  
Имом Тахови дар "Ақидаи  
Тахови" икрор карда чунин  
гуфтанд:

و حبهم دین و ایمان و احسان، و بغضهم کفر و  
نفاق و طغیان".

Мухаббати Сахобагон дину имону  
ихсон аст, яъне ибодат аст, ва бад  
дидани Сахобагон куфру нифоку  
аз хад гузаштан аст. Ва Имом

Тахови дар икрори мазхаби Имом Абуханифа чунин гуфтанд:

"وَمِنْ أَحْسَنِ الْقَوْلِ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دُنْسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمَقْدِسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النُّفَاقِ"

Яъне, касе ки дар хакки Сахобагони Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам, ва дар хакки хамсарони поки расулуллох ва фарзандонашон суханро нек кунад, хакикатан аз нифоқ пок мешавад.

Як мард Имом Абу-юсуф (рахматуллохи алайх)ро пурсид ки, дар хакки шумо мегуянд ки, шумо шаходати он шахсе ки Сахобагонро дашном мединад кабул мекунед? Имом Абу-Юсуф (рахматуллохи алайх) ки шогирди

бузурги Имоми аъзам буданд ва  
Кози буданд дар чавоб гуфтанд:

"ويحك هذا أحبسه وأضربه حتى يتوب"

Вой ба холи ту Ин хел шахкро  
ман то тавба карданаш хабс  
мекунам ва мезанам. Ва Имом  
Абуханифа (рахматуллохи алайх)  
дар Фиқҳи акбар чунин гуфтанд:

"ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول الا بخير"

Чамиъи Сахобаҳои Пайгамбар  
саллаллоҳу алайҳи ва салламро бо  
гайри сухани нек зикр намекунем.  
Яъне, факат дар ҳакки Сахобагон  
сухани нек мегуем ва хеч гоҳ дар  
ҳакки онҳо сухани бад намегуем.  
Хонандагони азиз! Ин аст  
суханҳои Имоми мо дар ҳакки  
Сахобагони киром, ва Имом

Тахови дар икрори Мазхаби Имом  
Аъзам чунин гуфтанд:

"وَنَحْبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وَلَا تُبَرِّأُ مِنْهُمْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ"

Ва мо тамоми Сахобагони Пайгамбарро дуст медорем, ва дар дуст доштани якеи онҳо аз хад намегузарем, Ва инчунин аз ягон сахобаҳо безор намешавем, яъне: якеи онҳоро аз дарачаи худаш боло ҳам намебардорем, ва аз дарачаи худаш поён ҳам намефарорем. Бояд ки ҳамин тавр шавад, шариъти ислом моро амр мекунад ки, Касеро аз хакки худаш паст назанем ва инчунин Касеро аз хакки худаш боло набардорем.

Сахобагон низ бандахой Худо Хастанд, ва хамаи онҳо зиёда аз 1300-сол пеш аз дунё гузашта рафтанд, аз кабри якеи онҳо ёри ва мадад пурсида намешавад, балки тамоми чизро, аз он зоте ки ба хамма кор кодир аст аз у пурсида мешавад, яъне аз Оллоҳ Субҳонаху ва таъоло.

Хонандагони азиз!

Дар тамоми амалҳо ба сахобаҳо пайрави кунед! Абдуллоҳ ибни Аббос разияллоҳу анхумо аз синни 10-солагиашон намози таҳачуд меҳонданд.

Ва Абдуллоҳ ибни умар аз синни 14-солаги то охири хаёташон, ки 100-сола шуда вафот карда

буданд, намози тахуччудро ягон маротиба тарк накарда буданд.

Ва Абухурайра разияллоху анху 5374-хадисхой мубораки расулуллох саллаллоху алайхи ва салламро аз худ карда ба уммат расониданд, ва Модари муъминон Оиша разияллоху анхо вакте ки расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам аз дунё гузаштанд 18-сола буданд, ва аз расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам 2210 хадис ривоят карданд.

Ва Анас разияллоху анху 10-сол ба пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам хидмат карданд.

Ва Абӯдардоъ разияллоху анху дар димишк хар руз ба-3000 нафар куръон таълим медоданд.

Ва самура ва рофиъ дар синни 15-солагиашон дар газваи ухуд иштирок карда буданд.

Ва амр ибнил Оъс разияллоху анху як руз руза медоштанд, ва як руз руза меҳурданд.

Ва Билол разияллоху анху хар вакто ки тахорат шикастанд, тахорат мекарданд ва хар вакто ки тахорат карданд, 2-ракъат намоз меҳонданд.

## **Муҳаббати саҳобагон ба Расулulloҳ**

Ва Саҳобагони киром хеле расулуллоҳро дуст медоштанд, агар онхоро амр кунанд, барои ичрои амри расулуллоҳ саллаллоҳу алайхи ва саллам

шитоб мекарданд, ва агар сухан гуянд. бо диккат гуш мекарданд, ва ба дини расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам, чизи дар дин набударо намедароварданд, ва ба Оллох таъоло чизеро шарик намеоварданد.

Шумо низ мисли онхо амал кунед ва мисли онхо имон биёред ва ба монанди онхо эътиқод кунед!

Худованд гуфт:

"فَانْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْدَوْا وَانْ تُولُوا  
فَانما هم في شقاق"

"Ва агар мардум мисли шумо сахобагон имон оранд, мисли шумо эътиқод кунанд, дар хакикат хидоят ёфтаанд, ва агар аз имон овардан ба мисли шумо руй гардонанд, ба монанди шумо

эътикод накунанд, албатта онхо дар чудои хастанд."

Яъне мисли шумо нестанд.

## **Насиҳат**

**Бандагони Худо!**

- Дар суханҳои худ, ростгуиро лозим гиред аз чумлаи сиддикон мешавед.
- Ва ба халки Худо неки кунед, ки бо неки кардан ба халқ, гамгинихо хурсанди мешавад ва машакатҳо осон мешавад.
- Ва барои розигии Оллоҳ таоъло, аз пулу молатон садака кунед, гуноҳҳои шумо бахшида мешавад.

- Ва факат бо пули халол кифояги кунед, ба молатон барака дода мешавад.
- Ва аз мардум пулу мол напурсед, азизтарини онҳо мешавед.
- Аз дунё пархез кунед, дунё руи худро ба хок молида меояд.
- Ва ба қадри якину имон, дарачаҳо дар чаннат бардошта мешавад.
- Ва аз илми раббони таълим гиред, илм шиори мувафакон аст.
- Хаётатонро ба розигии Ҳудо истифода баред, хушбахттарини инсонҳо мешавед.

- Амонатнигахдор шавед, окибати неки ба шумо мешавад.
- Ва рузаю намозу садакаю таом додану аёдати bemорону ба чаноза рафтанро бисёр ба анчом расонед, аз ҳашт дари чаннат даъват мешавед.
- Мулоими ва афви мардумро, ба худ сифат гиред, Худованд аз шумо афв мекунад.
- Ва сахобагони киромро бузург шуморед ва онхоро дуст доред, ва ба амалхой онхо шукр бигуед ва дар хакки онхо розигии Худоро пурсед, дар чаннат хамрохии онхо мешавед.

- Ва аз гунох пархез кунед! ки тамоми балохо ва нохушихо ба сабаби гунох меояд: ва гунохро хакир нашуморед, ки шайтон, ба сабаби тарки як сачда аз дараачаи оли ва макоми баланд партофта шуда шайтони рачим шуд, ва Одам алайхис салоту вас салом аз чаннат ба сабаби як гунох бароварда шуданд, ва зане ба сабаби азоб додани гурба ба дузах даромад, ва як марде изорашро дароз карда дар руи замин бо худ таачуб карда рох мегашт, ки уро замин ба худ дар кашид, пас вай то рузи киёмат ба каъри замин рафтан мегирад.

- Ва Бо гунох неъматҳо аз даст меравад, ва корҳо мушкил ва машакат мешавад.
- гунох аз умру ризки банда баракаро мебардорад.
- Ва Оллоҳ Таъоло гунахкоронро хур мегардонад.

### **Хотима**

Ва дар охир аз Оллоҳ субҳонаху ва таъоло мепурсам ки нависандаю хонандагонро пайравони Расулуллоҳ ва сахобагони киром гардонд.

وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ وَ عَلَى  
آلِهِ وَ اصحابِهِ اجمعين،  
وَآخِرُ دُعَوانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين.

Бо калами Абулқосим Сўхроб  
ибни Домло ибни Одили  
Конибодоми рузи сешанбе  
таърихи 14.11.06 ба охир расид.

# مَعْرِفَةُ الْبَيْنَ مَعَ سَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وأصح أبا

باللغة الطاجيكية

تأليف

سراب براتوف



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة

جدة - طريق مكة القديم - كيلو ١٢ خلف شركة البراجي المصرفية بـ: بـ: ١٢٢٢١ - جدة ٢١٢٧٦ - هاتف: ٠٢٣٠٠٥٥

فاكس: ٠٢٤٠٣٩٨ - رقم النسائي: ٦٦٤٤٤٤٢ - رقمه الحساب العام: ٢٧٤٠٠ - شركة البراجي المصرفية فرع: ٣٧٨

